

**МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ
“ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ХУЧАНД БА НОМИ
АКАДЕМИК БОБОЧОН ҒАФУРОВ”**

ВБД 338.482.22: 502.4(575.31)

Бо ҳуқуқи дастнавис



Каримӣ Мадина Давронзода

**ХУСУСИЯТҲОИ ТАШКИЛИ САЙЁХИИ
ЭКОЛОГӢ ДАР ҲУДУДҲОИ ТАБИИИ МАҲСУС
МУҲОФИЗАТШАВАНДАИ ВИЛОЯТИ СУҒД
(ДАРАИ САБЗ) ВА ТАЪСИРИ ОН БА
УСТУВОРИЯТИ ГЕОЭКОЛОГӢ**

АВТОРЕФЕРАТИ

диссертация барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) -
доктор аз рӯйи ихтисоси 6D091100 – Геоэкология ва идоракунии
истифодабарии табиат (6D091101.02 – Соҳаи илмҳои география)

Хуҷанд - 2025

Диссертатсия дар кафедраи геоэкология ва методикаи таълими Муассисай давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров” таҳия гардидааст.

Роҳбари илмӣ:

Рахимов Абдулфаттоҳ Ибрагимович, доктори илмҳои география, профессори кафедраи геоэкология ва методикаи таълими Муассисай давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров”

Муқарризони расмӣ:

Мамадризоҳонов Ақбар Алихонович, доктори илмҳои биология, профессори кафедраи география ва сайджии Донишгоҳи давлатии Ҳоруг ба номи Мойншо Назаршоев;

Диловаров Раҳматшо Диловарович, номзади илмҳои география, дотсенти кафедраи географияи иқтисодӣ ва иҷтимоии Муассисай давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ”

Муассисай пешбар:

Муассисай давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ”

Ҳимояи диссертатсия санаи «02» декабри соли 2025, соати 10⁰⁰ дар маҷлиси ҳимояи яқдафъании шурои муштараки диссертационии 6D.KOA-057 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Институти геология, соҳтмони ба заминчунбӣ тобовар ва сейсмологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон (734025, шаҳри Душанбе, Буни Ҳисорак, бинои таълимии №17, толори шурои диссертационӣ, e-mail: malikdod@mail.ru, телефони котиби илмӣ: (+992) 93 523 70 85) баргузор мегардад.

Бо диссертатсия дар китобхонаи марказии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва тавассути сомонаи www.tnu.tj шинос шудан мумкин аст.

Автореферат «_____» соли 2025 тавзех шудааст.

**Котиби илмии
шурои диссертационӣ,
номзади илмҳои техникӣ, дотсент**

Ғайратов М.Т.

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Дар оғози асри XXI саҳми бахши сайёхӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии давлатҳои ҷаҳон то се маротиба афзудааст ва хиссаи он дар сармоягузории иқтисод то 12 фоиз ва истехсоли маҳсулот то 10 фоизро ташкил медиҳад. Алалхусус, намуди нави сайёҳӣ – сайёҳии экологӣ (ecotourism), ки моҳияти он қонеъгардонии талаботи шаҳрванд ба табииати солим мебошад, рӯ ба рушд ниҳодааст.

Афзоиши босуръати талабот ба сайёҳии экологӣ (СЭ) зарурати ҷустуҷӯйи минтақаҳои мувоғиқро барои таъмини рақобатпазирӣ ва самаранокии соҳа ба миён гузоштааст, ки метавонад дар ҳудудҳои табиии маҳсус мухофизатшаванда (ХТММ) низ рушд ёбад. Рушди СЭ дар навбати ҳуд ба ташаккул ва такомули системаи ХТММ – мамнӯъгоҳҳо, парваришгоҳҳои табий, боғҳои миллӣ, ёдгориҳои табий, геологӣ, геоморфологӣ ва ландшафтӣ алоқаманд буда, ин раванд зарурати таҳия ва коркарди стратегияи алтернативии рушди ХТММ ва аниқ намудани мавқеи СЭ дар онҳоро тақозо менамояд.

Натиҷаҳои мусбати иқтисодие, ки аз рушди соҳаи СЭ дар Тоҷикистон ба вуқӯй омадааст дар маҷмӯи ба минтақаҳои он низ таъсири мусбат мерасонад. Вале, барои таъмини самаранокии мутаасили истифодаи заҳираҳои табиии мавҷуда, мебояд баҳодиҳии мутлақ ва нисбии иқтидори сайёҳиву рекреатсионии чумхурӣ дар сатҳи минтақавӣ гузаронида шавад. Алҳол, ҷанбаҳои муҳталифи рушди СЭ дар ХТММ-и вилояти Суғд, алалхусус объекти мушаҳҳаси табий – парваришгоҳи “Дараи Сабз” мавриди таҳқиқи ҳамаҷониба қарор нағирифтаанд ва ба таҳқиқоти хоса ниёз доранд.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Рушди сайёҳӣ, аз ҷумла СЭ, ҳамчун соҳаи нави иқтисод омӯзиш ва таҳқиқи ҷанбаҳои гуногунро тақозо менамояд. Мутаассифона дар таҳқиқоти олимони ватаний ва хориҷӣ мушкилотҳои мавҷудаи ин соҳа дар дараҷаи зарурӣ ҳаллу фасли ҳудро наёфтаанд. Гарчанде, ки дар натиҷаи таҳқиқотҳои муфассалу мушаҳҳас аз ҷониби М.И. Абрамова (2022), В. Азар (1999), Д.М. Астанин (2022), А.В. Бабкин (2003), А.Г. Банников (2003), М.Б. Биржаков (2004), В.С. Боголюбов (2010), Ю.А. Вершинина (2012), О.Б. Глезер (2012), Н.Р. Данилина (1999), А.А. Дорофеев (2003), А.В. Дроздов (2005), Е.С. Звягина (2014), Е.М. Коростелев (2008, 2017), А.Б. Косолапов (2005), А.В. Кутузов (2002), Е.Ю. Ледовских (2002), А.Б. Лукичев (2012), В.С. Преображенский (1975), М. Семенова (2009), А.А. Тишков (2002), В.В. Храбовченко (2004), Е.Ю. Хрусталев (2011) ва дигарон масъалаҳои концептуалии СЭ муайян карда шуда бошанд ҳам, дар ин соҳа мушкилотҳои зиёде то ҳол ҳалли ҳудро наёфтаанд.

Дар Чумхурии Тоҷикистон то даврони Истиқлоли давлатӣ масъалаи сайёҳӣ, аз чумла СЭ аз мадди назари давлатдорӣ, ҳамчун заминai боэътиномди рушди иқтисод берун монда буд. Танҳо таҳқиқоти чудогона аз ҷониби олимони тоҷик С.Я. Абдураҳимов (2003), Л.А. Алибеков (1994), М.А. Амонатова (2021), Р.Б. Баротов (1984), Ш.Д. Гадоев (2020), Р.Д. Диловаров (2013), Ҷ.Н. Ёров (2009), Р.А. Иброгимова (2023), Э.Х. Иброҳимов (1997), И.И. Исмоилов (1988), Х.Е. Қарамхудоев (2021), А.А. Мамадризоҳонов (2013, 2016), Ф.Ф. Махкамов (2024), Ҳ.М. Муҳаббатов (1999, 2017), Н.Қ. Наимзода (2023), С.А. Раҳимов (2023), Ҳ.М. Саидмуродов (1982), М.Қ. Саидов (2014), А.М. Сафаров (2023), М. Собирев (2017), М.И. Табаруков (2018), А.Ҳ. Ҳочаева (2023) ва дигарон гузаронида шудааст, ки асосан давоми 15-20 соли охир анҷом дода шудаанд. Бояд қайд кард, ки ҳалли мушкилотҳои мавҷудаи соҳа таҳқиқоти навро металабанд.

Муҳаққиқони хориҷиву ватанӣ ҷиҳати омӯзиш ва таҳқиқи масъалаҳои асосии СЭ, яъне дараҷабандӣ ва арзёбии иқтидори рекреатсионии ҲТММ, таснифоти онҳо, хифзи ҳудудҳои табии таҳқиқотҳои ҳосса гузаронидаанд, ки аҳамияти баланди СЭ-ро дар рушди иқтисоди кишварҳо таъкид менамояд. Алҳол, таҳқиқоти ташаккул ва такомули СЭ бо таъсири он ба комплекси табии ва иқтисодиёти ҲТММ, аз чумла дар ҳудуди вилояти Суғд то ҳанӯз дар дараҷаи кофӣ қарор надорад. Алалхусус, мушкилоти мавҷудаи таҳқиқоти ташаккул ва такомули СЭ дар ҲТММ, аз чумла парваришгоҳи “Дараи Сабз”-и вилояти Суғд зарурати болоравии сатҳи таҳқиқотро металабад.

Робитай таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзуъҳои илмӣ. Таҳқиқоти диссертационӣ дар доираи амалишавии “Стратегияи рушди сайёҳӣ дар Чумхурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030”, ки бо Қарори Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон аз 1-уми августи соли 2018, №372 қабул шудааст, гузаронида шудааст. Мавзуи диссертатсия ба самтҳои афзалиятноки Барномаи рушди илм, техника ва технология дар Чумхурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, ки бо қарори Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон 26-уми сентябри соли 2020, №503 тасдик гардидааст, мувофиқ мебошад.

Таҳқиқоти диссертационӣ дар асоси нақшай корҳои илмӣ-таҳқиқотии Муассисаи давлатии таълими “Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров” ва тибқи нақшай инфириодии докторант Ph.D (қарори Шурои олимони донишгоҳ аз 29.11.2018, №4) анҷом дода шудааст.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсади таҳқиқот – таҳқиқи хусусиятҳои табий, геоэкологӣ ва экологии ҲТММ, дар мисоли парваришгоҳи “Дараи Сабз” ҷиҳати ташкили СЭ мебошад.

Вазифаҳои таҳқиқот. Баҳри таъмини мақсадҳои гузошташуда ҳаллу фасли ҳадафҳои таҳқиқотии зерин мукаррар карда шуданд:

1. Омӯзиш ва таҳлили адабиётҳои илмӣ, ҳисоботҳои оморӣ ва соҳавӣ доир ба ташкили СЭ дар ҲТММ ва таъсири он ба устувории геоэкологии маҳал;

2. Гузаронидани таҳқиқоти саҳроӣ тавассути экспедитсияҳои комплексии илмӣ, ҷамъоварии мавод, коркарди камералӣ ва таҳлили он;

3. Таҳқики шароити табий-геоэкологии ҲТММ-и вилояти Суғд, гуруҳбандии намудии маҷмӯи заҳираҳои табиии ҳудуди парваришгоҳи “Дараи Сабз”;

4. Аниқ кардани омилҳои асосии ташкил ва рушди СЭ ва хусусиятҳои тағйирёбии онҳо дар ҳудуди парваришгоҳи “Дараи Сабз”;

5. Таҳияи ҳаритаҳо, ҳатсайрҳои СЭ дар ҳудуди парваришгоҳи “Дараи Сабз” бо тавсифот ва тавзехоти мушаҳҳас;

6. Муайян кардани омилҳои таъминкунандаи устуворияти геоэкологии ҲТММ дар шароити ташкили СЭ дар онҳо.

Объекти таҳқиқот. Дар заминай арзёбии шароити заҳираҳои табий ва геоэкологии мушаҳҳас парваришгоҳи “Дараи Сабз”, воқеъ дар қисмати шимолии қаторкӯҳи Туркистон, ҳамчун объекти барои ташкили СЭ интихоб шудааст.

Мавзуи (предмет) таҳқиқот: имкониятҳои ташкили СЭ дар ҲТММ-и вилояти Суғд, аз ҷумла парваришгоҳи “Дараи Сабз”.

Навғонии илми таҳқиқот. Масъалаҳои зерин дар таҳқиқоти диссертационӣ бори нахуст дар сатҳи ҲТММ-и мушаҳҳас гузаронида шудааст:

- таҳқики маҷмууавии шароит ва заҳираҳои табий-геоэкологии ҲТММ-и вилояти Суғд, ҳамчун объекти табий ва сайёҳӣ;
- арзёбии имкониятҳо, иқтидори ташкил ва рушди СЭ дар заминай заҳираҳои табий-геоэкологии ҲТММ-и вилояти Суғд;
- таҳияи ҳаритаҳои геоэкологӣ, рекреатсионӣ ва ҳатсайрҳои сайёҳӣ дар ҲТММ (парваришгоҳи “Дараи Сабз”);
- омӯзиши таъсири бевосита ва мутакобилаи СЭ ба муҳити геоэкологии ҲТММ.

Аҳамияти назариявӣ ва илмию амалии таҳқиқот. Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертационӣ метавонанд дар фаъолияти Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, шуъбаи рушди сайёҳии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, Кумитаи ҳифзи

мухити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарбаёсати хифзи муҳити зист дар вилояти Суғд, инчунин дар раванди таълими ихтисосҳои равияни табиатшиносии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла самтҳои агарӣ, географӣ, экологӣ ва сайёҳӣ мавриди истифода карор гиранд.

Нуктаҳои ба ҳимояи пешниҳодшаванд:

1. Муайянсозии соҳтор, ҳолат ва ҳусусиятҳои ҲТММ-и вилояти Суғд таъмини рушд ва истифодаи оқилонаи иқтидори сайёҳӣ-рекреатсионии мавҷударо имконпазир мегардонад.

2. Истифодаи ҲТММ-и вилояти Суғд дар заминаи асосҳои илмӣ дар мисоли парваришгоҳи “Дараи Сабз” ҳадафи маҳдуд кардани таъсироти манғӣ ба муҳити зистро доро аст.

3. Омӯзиши таъсири СЭ ба устувории геоэкологии маҳал имконияти муайянсозии сатҳи мӯътадили таъсир ба муҳити зисти ҳудуди парваришгоҳи “Дараи Сабз”-ро муҳайё менамояд.

4. Таҳияи тавсияҳои мушахҳас ҷиҳати рушди СЭ дар ҲТММ-и вилояти Суғд имконият медиҳанд, ки захираҳои геоэкологӣ ҳифз карда шаванд.

Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳо дар таҳлили ҳамаҷонибай адабиёти илмии соҳавӣ, истифодаи усулҳои муосири таҳқиқоти саҳрой ва лабораторӣ, тасвиби натиҷаҳо дар ҳамоишҳои байналмилалӣ, минтақавӣ ва ҷумҳуриявии илмӣ, интишори онҳо дар мачаллаҳои тақризшаванди КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мешавад.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ ба се банди шиносномаи таҳассуси 6D091100 – Геоэкология ва идоракуни истифодабарии табиат (6D091101.02 – Соҳаи илмҳои география) мутобиқат менамояд:

1.10. Коркарди асосҳои илмии истифодаи самаранок ва ҳифзи захираҳои об, ҳаво, ҳок, рекреатсионӣ, маъданӣ ва энергетикии Замин;

1.16. Ҷанбаҳои геоэкологии рушди устувори минтақаҳо;

1.17. Арзёбии геоэкологии ҳудудҳо. Усулҳои муосири ҳаритасозии геоэкологӣ, системаҳои иттилоотӣ дар геоэкология.

Саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Дар диссертатсия натиҷаҳои бисёрсолаи таҳқиқоти муаллиф дарҷ гардидааст. Муаллиф бевосита дар корҳои саҳрой, гузаронидани мушоҳидаҳои геоэкологӣ-муҳандисӣ, экологӣ, инчунин ҳаритасозии минтақаи таҳқиқот ширкат варзида, шаҳсан ҳаритаҳои муҳандисию геоэкологӣ ва арзёбии рушди СЭ-и минтақаи Суғдро тартиб додааст.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои асосии диссертатсия дар семинари илмӣ – назариявии кафедраи геоэкология ва методикаи таълим, конференсияҳои илмӣ-амалии МДТ “ДДҲ ба номи

академик Б.Фафуров” (2018-2024), конференсияи илмӣ-амалии байналмилали дар мавзуу “Паёми Пешвои миллат-оинаи рушди сиёсӣ, иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва мадани Тоҷикистон” (Панҷакент, 2019), конференсияҳои V, VI, XI-уми байналмилалии илмӣ-амалии “Global science and innovations: Central Asia” (Остона, Қазоқистон, 2019-2022), конференсияи ҷумҳурияии илмӣ-амалий баҳшида ба “Бистсолаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ” дар мавзуу “Рушди илмҳои табиатшиносӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” (Душанбе, 2021), конференсияи илмӣ-амалии байналмилалии “Ҳудудҳои наздисарҳадии Осиёи Марказӣ ва минтақаҳои фаромарзӣ: имкониятҳо ва проблемаҳои ҳамкорӣ” (Самарқанд, Ӯзбекистон, 2022), конференсияи илмӣ-амалий таҳти унвони “Самтҳои рушди илмҳои табиатшиносӣ: мушкилот ва дурнамои он дар Осиёи Марказӣ” (Хучанд, 2022), конференсияи байналмилалии илмӣ-назариявӣ дар мавзуу “Рушди илм ва маориф дар шароити ҷаҳонишавӣ дар мисоли шароити кӯҳистон: мушкилот, равишҳои нав ва таҳқиқотҳои даҳлдор” (Хоруғ, 2022), конференсияи ҷумҳурияии илмӣ-амалий таҳти унвони “Сарватҳои табиии Тоҷикистон: таҳқиқоти геологӣ, вазъи кунунӣ ва дурнамои он” (Хучанд, 2024) ва маҳфилҳои дигари илмӣ баррасӣ ва тасвиб гардидаанд.

Интишорот аз рӯи мавзуу диссертатсия. Ҷузъҳои асосии кори диссертационӣ дар 24 мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла 4 мақола дар нашрияҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр гардидаанд.

Сохтор ва ҳачми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, чор боб, хулоса, рӯйхати адабиётҳо (133 сарчашма, аз ҷумла 64 адабиёти ҳориҷӣ) иборат буда, 33 расм, 23 ҷадвал, 9 диаграмма ва 174 саҳифаи чопиро дар бар мегирад.

ҚИСМҲОИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ

Дар боби якум “Заминаҳои илмӣ-методологии ташкили сайёҳии экологӣ, омили рушди ҳудудҳои табиии маҳсус мухофизатшаванда” ақидаҳо, нуктаи назар ва корҳои муҳаққиқону мутахассисони соҳаҳои гуногуни табиатшиносӣ дар самтҳои тафсирӣ мағҳуми СЭ ва истифодаи мақсадноки ХТММ, ҳамчун объекти сайёҳӣ муфассал таҳлил ва баён карда мешавад.

Қайд карда мешавад, ки дар омӯзишу таҳлилҳои ҳамаҷониба нисбат ба тафсирӣ мағҳуми СЭ саҳми олимони рус М.И. Абрамова, В. Азар, Д.Л. Арманд, Д.М. Астанин А.В. Бабкин, А.Г. Банников, В.С. Боголюбов, В.А. Борисов, М.Б. Биржаков, Ю.А. Вершинина, О.Б. Глезер, Н.Р. Данилина, А.А. Дорофеев, А.В. Дроздов, Н.М. Забелина, Е.С. Звягина, А.Н. Иванов, Н.А. Исканов, Е.М. Коростелев, А.Б. Косолапов, А.В. Кутузов, Е.Ю. Ледовских, А.Б. Лукичев, В.С. Преображенский, М. Семенова, А.А. Тишков, В.В. Храбовченко, Е.Ю. Хрусталев, В.П. Чижова хело назаррас

аст. Дар ин чода, олимони точик, ба монанди С.Я. Абдурахимов, Х. Аброров, М. Акмалов, Л.А. Алибеков, М.А. Амонатова, Р.Б. Баротов, Ш.Д. Гадоев, А. Давлатов, Р.Д. Диловаров, Ч.Н. Ёров, Р.Ф. Забиров, Р.А. Иброгимова, Э.Х. Иброхимов, И.И. Исмоилов, Х.Е. Карамхудоев, А.А. Мамадризохонов, Ф.Ф. Махкамов, Х.М. Мухаббатов, Н.Қ. Наимзода, С.А. Раҳимов, Х.М. Сайдмуродов, М.К. Сайдов, А.М. Сафаров, М. Собиров, М.И. Табаруков, А.Х. Хочаева ва муҳакқикони сершумори дигар низ таҳқиқоти пурсамар гузаронида, андешаҳои ҷолибро ҷиҳати хусусиятҳои ин раванд, аз ҷумла тағиироти муҳити геоэкологии ҲТММ пешниҳод кардаанд.

Умуман, масъалаи истифодаи ҲТММ ба ҳайси объекти сайёҳӣ доронд сатҳи баланди таҳқиқоти илмӣ мебошад, аммо, дар кисми зиёди таҳқиқоти зикргардида таваҷҷӯҳ бештар ба намудҳои мамнӯгоҳҳо ва боғҳои миллӣ зоҳир гардидааст. Инчунин, аниқ гардид, ки масъалаи ташкил ва такомули СЭ дар ҲТММ-и Тоҷикистон падиди нисбатан нав дар солҳои охир буда, бо сабаби оғози ҷараёни ташаккул мавриди таҳқиқотҳои комил ва ҳамаҷонибаи илмӣ қарор дода нашудаанд.


Аз ин лиҳоз, зарурати таҳқиқи таъсири сайёҳӣ, аз ҷумла СЭ ба нигоҳдории гуногуннамудии биологӣ, иқтисодиёти минтақа ва истифодаи заҳираҳои рекреатсionии ҲТММ ба миён меояд. Маҳз, тавассути рушди СЭ дар минтақаҳои муҳофизатшавандга таъмини рушди устувори минтақа имконпазир аст.

Боби мазкур ба таҳлилу арзёбӣ, имкониятҳои ташкили СЭ дар ҲТММ бахшида шуда, паҳлӯҳои асосии рушди он дар доираи ҲТММ-и Тоҷикистон мавриди баррасиву таҳлили муфассал қарор гирифтааст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон масоҳати умумии ҲТММ дар маҷмӯъ 3,1 млн. гектарро ишғол намудааст, ки аз он боғҳои миллӣ ва табии - 19,1%, парваришгоҳҳо - 2,1%, мамнӯгоҳҳо - 1,2%, яъне дар маҷмӯъ 22%-и худуди кишварро ташкил медиҳанд. ҲТММ ҳуудути се мамнӯгоҳи давлативу як резервати биосферӣ бо масоҳати умумии 173 320 га (75% комплексӣ, 25% зоологӣ), ҷор боғҳои миллӣ ва табиию таъриҳӣ - 2 606 805 га (75% комплексӣ, 25% ландшафтӣ), 13 парваришгоҳи аҳамияти ҷумҳуриявидошта бо масоҳати зиёда аз 313 260 га (15% ландшафтӣ, 31% комплексӣ, 38% зоологӣ, 8% кӯҳӣ-чангалий, 8% ботаникӣ)-ро фаро гирифтааст. Инчунин, дар ин худуд се зонаи табиии рекреатсionӣ, зиёда аз 20 минтақаи табиии истироҳатӣ-табобатӣ ва беш аз 160 ёдгории табии мавҷуданд [11, с.34]. Ҳамзамон, ҷиҳати муайян намудани устуворияти геоэкологии ҲТММ-и вилояти Суғд, алалхусус парваришгоҳи “Дараи Сабз” дар ташкил ва рушди СЭ таҳқиқот дар сатҳ ва дараҷаи кофӣ гузаронида нашудаанд ва тағфири он дар адабиётҳои илмӣ дучор нагардидааст. Маҳз,

чунин хусусиятҳо барои интихоби мавзуи меҳварии таҳқикоти диссертатсионӣ заминаи илмӣ ва шароити зарурӣ фароҳам овардаанд.

Муҳтавои боби дуюми диссертатсиия “Тавсифи табий – географии ландшафтҳои экосайёҳӣ - рекреатсионии вилояти Суғд” тавсифи муфассали шароити табий-географӣ, геоэкологии минтақа, имкониятҳои нигоҳдории гуногуннамудии табиии онҳоро дар бар мегирад ва аз нуктаи таҳқикоти хосаи илмӣ мавриди омӯзишу таҳлилҳои ҳамаҷонибаи геоэкологӣ қарор дода шудааст.

Дар ин боб маълумоти мавҷуда доир ба хусусиятҳои табиию геоэкологии вилояти Суғд, ки қисми гарбии водии Фарғона, бо даштҳои доманаи кӯҳҳо ва нишебиҳои пуштаҳои назди он, инчунин водии Зарафшонро фаро мегирад, оварда шудааст. Таҳқикотҳо собит менамоянд, ки дар ҲТММ-и вилояти Суғд ба устуворияти геоэкологии ҲТММ дар навбати аввал зухуроти оғатҳои табий омили таъсиррасон буда, шумораи оғатҳои табий дар як сол ба 350 ҳодиса мерасад ва дар натиҷа тағйироти назарраси табий ба вуқӯъ мепайванданд. Қисми бештари чунин ҷараёнҳоро лағжиш, сел ва обхезӣ (77%) ташкил медиҳад, ки аз онҳо 55% дар ноҳияҳои Айнӣ ва Панҷакент рӯҳ медиҳанд [11, с.59]. Дар аксаиияти ҲТММ-и вилояти Суғд пайдошавии ҷараёнҳои сел дида намешавад ва танҳо дар гирду атрофи парваришгоҳи “Зарафшон” ҳодисаи лағжиш ва тармафароӣ қайд гардидааст. ҲТММ-и вилояти Суғд, ки дар он бештар ҳодисаи ярҷӯҳо зоҳир мешаванд, ҳудуди парваришгоҳи “Макони сугур” маҳсуб мейёбад. Муҳити ҳатарафзои тармафароӣ дар ҲТММ-и вилояти Суғд дар ҳудуди парваришгоҳҳои “Зарафшон” ва “Дараи Сабз” ба қайд гирифта шудаанд [24-М] (расми 1).



Расми 1. - Ҷараёнҳои геодинамикии хатарноки потенсиалӣ ва эҳтимолӣ дар вилояти Суғд

Объекти таҳқикотӣ – парваришгоҳи “Дараи Сабз” дар мавзеи дуртгар аз равандҳои хатарноки геодинамикӣ, манбаҳои таъсирӣ радиатсия ва


махфузгоҳҳои партовҳои хусусияти радиофайло дошта чойгир аст (расми 1) ва ин омил ба ҷалби сайёҳони дохиливи ҳориҷӣ ба иншооти мазкур манбаи хатар буда наметавонанд ва баръакс, мавзъеरо ба сифати макони мусоиди экологӣ тавсиф медиҳад [4-М].

Ландшафти табиии кӯли шӯри шифобахшу обҳои маъдани осоишгоҳҳои “Ҳавотоғ”, “Зумрад”, “Оқсуқон” ва кӯлҳои зебоманзари табии, аз қабили “Ҳафткӯл”, “Қӯли Калон”, “Қӯлҳои Аловиддин”, “Искандаркӯл” ҳамчун иқтидори иловагии рушди СЭ-и вилояти Суғд арзёбӣ карда шуданд [1, 3, 4, 23-М].

Табииати зебову нотакрори ХТММ-и вилояти Суғд аз қабили панҷ парваришгоҳу як боғи табиии миллӣ (чадвали 1, расми 2) бо масоҳати умумии 107 690 га дар ҳифзи намояндагони олами набототу ҳайвонот ва ландшафтҳои табии мавқеи хоса доранд. Зоро, шароити қулай ва мусоид барои ташкили СЭ ва ҳам рушди захираҳои хизматрасонии экосайёҳӣ-рекреацисионӣ мавҷуд аст [2-М, 22-М].

Чадвали 1. - Тавсифи муҳтасари ХТММ-и вилояти Суғд [9, 10]

Номи ХТММ	Санаи таъсис	Масоҳат, га	Тобеъияти маъмурӣ-худудӣ	Хадафи парваришгоҳ
Парваришгоҳи “Макони сугур”	30.12.1977	15049	ноҳияи Ашт	муҳофизату барқарорсозии шумораи намуди сугури Мензбир, ки ба Китоби сурхӣ Тоҷикистон доҳил шудааст
Парваришгоҳи “Дараи Сабз”	09.05.1959	18266,99	ноҳияи Шаҳристон	муҳофизат ва барқарорсозии арҷазорҳо ва ҳифз намудани олами набототу ҳайвоноти нодир
Парваришгоҳи “Ориён”	01.03.1972	4120	ноҳияи Айнӣ	муҳофизат ва барқарорсозии арҷазори нишебҳои катор-куҳи Зарабшон
Парваришгоҳи “Зарафшон”	10.06.1976	2380	шахри Панҷакент	парвариш ва ҳифзи популяцияи табиии нодиртарини зернамуди тазарӯ (фазан)-и зарабшонӣ
Парваришгоҳи “Искандаркӯл”	12.12.1969	27874	ноҳияи Айнӣ	ҳифз намудани мавзъеҳои аҷоибу зебо, арҷазор, бузӣ кӯҳӣ ва дар маҷмӯи табиии нотакрор
Боғи табиии миллӣ “Яғноб”	02.05.2019	40000	ноҳияи Айнӣ	нигоҳ доштани генофонди бехамтои фауна ва флора, экосистема, сарватҳои табии ва таъриҳӣ
Масоҳати умумӣ		107690		



Расми 2. - Мавкеи географии ХТММ-и вилояти Сүгд

ХТММ-и вилояти Сүгд дар алоқамандй бо баландий чойгиршавай нисбат ба сатхи баҳр то ҳол мавриди таснифот аз чониби олимону мутахассисон қарор дода нашудааст. Бинобар ин, диссертант дар такя ба принципхой таснифоти Х.М. Мұхаббатов [8] чуръят намудааст, ки чойгиршавии амудии ХТММ-и вилояти Сүгдро ба шакли тасниф дарорад ва хусусиятхой релефро низ ба эътибор гирад. Маълумотҳои даҳлдори истифодаи ин услуб дар ҷадвали 2 инъикос ёфтаанд ва саҳми муносаби муаллиф дар омӯзиши шароити геоэкологии ХТММ-и вилояти Сүгд маҳсуб меёбад.

Ҷадвали 2. - Чойгиршавии амудии ХТММ-и вилояти Сүгд,
метр аз сатхи баҳр

Номи ХТММ	Баландӣ аз сатхи баҳр ва намуди релеф					
	300-600, ҳамкор	601-900, доманан күх	901-1600, насткүх	1601-2800, миёнкүх	2801-4500, баландкүх	Зиёда аз 4501, минтакаи нивайд
Парваришгохи “Макони сугур”			+	+	+	
Парваришгохи “Дараи Сабз”			+	+	+	
Парваришгохи “Ориён”				+	+	
Парваришгохи “Зарафшон”			+	+	+	
Парваришгохи “Искандаркүл”				+	+	+
Боги табиии миллии “Яғноб”				+	+	

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси [8]

Боби сеюм “Арзёбии захираҳои табии - геоэкологии парваришгохи “Дараи Сабз” бо мақсади ташкили сайёҳии экологӣ” маълумотҳои муфассали тавсифи захираҳои табиии парваришгохи “Дараи


Сабз” ва натицахой таҳлили чукуру ҳамачонибаи шароити табий-географиро дар бар мегирад. Инчунин, дар заминаи арзёбии захираҳои мавҷудаи табий ва имкониятҳои рекреатсионӣ масъалаи ташкил ва рушди СЭ дар объекти таҳқиқот омӯзишу таҳқиқ карда мешаванд.

Дар баробари ин, иктидори табий - захиравии парваришгоҳи “Дараи Сабз” тавассути якчанд меъёру дараҷаҳо (шароити табий-географӣ, геоэкологӣ, геологӣ, ландшафтӣ, хок, олами набототу ҳайвонот, сарватҳои обӣ ва рекреатсионӣ) ҳамачониба арзёбӣ гардидаанд.


Худуди минтақаи таҳқиқшаванда бо ландшафти гуногунранги худ қадами нахустин дар самти СЭ буда, таҳқиқоти илмиро ҷиҳати ташкил ва рушди дурнамои он тақозо менамояд.

Парваришгоҳи ботаникӣ “Дараи Сабз” (собиқ Кусавлисой) дар қисми шимолии қаторкӯҳи Туркистон ва ағбаи Шаҳристон дар баландии 2700-3000 м аз сатҳи баҳр таъсис дода шудааст. Мавқеи географии парваришгоҳи “Дараи Сабз” $39^{\circ}37'134''$ арзи шимолӣ ва $68^{\circ}40'26''$ тӯли шарқиро ташкил дода, масоҳати умумии он 18266,99 гектарро дар бар мегирад. Он дар қисмати ҷанубу ғарбии худуди маъмурӣ ноҳияи Шаҳристон ҷойгир буда, аз шимол бо деҳаи Фирдавсӣ, аз ҷануб бо ноҳияи Айнӣ ҳамşaфат, аз шарқ бо мавзеи Ҳуррамдарai ноҳияи Шаҳристон ва аз ғарб бо худуди маъмурӣ вилояти Ҷиззахи Ҷумҳурии Ўзбекистон ҳамсарҳад мебошад (расми 3). Нуктаи баландтарини худуди парваришгоҳ ағбаи Шаҳристон буда, 3800 м баландӣ дорад ва аз ҳама нуқтаи пасттарини парваришгоҳ дар баландии 1200 м ҷойгир аст. Қисмати мобайни парваришгоҳ ба ду мавзӯъ: Ҷумавлисой ва Кусавлисой ҷудо шудааст, ки аз байни онҳо сойи Кусавлий ҷорӣ мешавад [21-М].

Аз масоҳати умумии парваришгоҳи “Дараи Сабз” (18266,99 га) 15253,96 га ҷангалу бешазор, 17 га замини корам, 650,2 га ҷароғоҳ, 128 га заминҳои зери об, 11 га роҳҳо ва пайраҳаҳои ҷорвигузар, 1,18 га заминҳои зери иморату иншоот, кӯчаҳо ва майдонҳо ва бокимонда 2205,65 гектарро заминҳои дигар ташкил медиҳанд (диаграммаи 1).




Расми 3. - Харитаи худудии парваришгоҳи “Дараи Сабз”
Сарчашма: таҳияи муаллиф



Диаграммаи 1. - Тавсифи категорияҳои истифодаи замин дар парваришгоҳи “Дараи Сабз”

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси маълумоти Муассисаи давлатии хочагии ҷанғали ноҳияи Шаҳристон

Иқлими минтақа мұттадили континенталии күхй буда, баробари ба баландй ҳаракат кардан тадриҷан тағиیر меёбад. Ҳарорати миёнаи солона 4,4⁰C буда, моҳи хунуктарин - январ ва гармтарин - июл мебошад ва аз рўй нишондиҳандаҳои мушоҳидашуда ҳарорати рўзона дар майдонҳои арҷазори минтақаҳои миёна моҳи июл то 25 – 26⁰C мерасад. Ҳарорати миёнаи моҳона ва шабонарӯзии обу ҳаво дар моҳҳои май-сентябр, ки ба давраи ташкили сайёхии мавсимий рост меояд, аз 9,3 то 10,4⁰C-ро ташкил медиҳад (диаграмма 2).




Диаграммаи 2. - Ҳарорати миёнаи шабонарӯзӣ дар моҳҳои май-сентябр

Сарчашма: маълумоти Маркази обуҷаъосанҷии вилояти Суғд

Давоми моҳҳои тобистон ҳарорати ҳаво дар нишебиҳои күхй баробари градиентҳои амудӣ то 0,6 – 0,7⁰/100м поён меравад. Дар минтақаҳои баландкуҳ тобистон низ обу ҳаво тағиیرёбанда буда, рўзҳои гарми соф якбора ба боди боронӣ ва ҳатто боридани барф табдил меёбад. Аввалин сардиҳо аз 20-уми сентябр оғоз гардида, рўзҳои бебориш ҳамагӣ то 95 – 96 рўзро ташкил медиҳанд.

Боришоти миёнаи солона зиёда аз 300 мм буда, дар баландкуҳҳо то 400 мм баробар мешавад. Новобаста аз зухуроти мавсими хушсолӣ дар баъзе солҳо, дар минтақаи нашъунамои арҷазор мувозинати солонаи

намнокй дар умум қимати манфиро доро аст ва баробари фаромадан ба мавзьеъхой поён тадричан пастравии намай эхсос карда мешавад.



Дар худуди парваришгоҳ намуди морфологии релефи миёнакӯй ба мушоҳидат мерасад. Он дар худуди баландиҳои аз 1200-1500 м то 3000 м аз сатҳи баҳр хобида, ба минтақаи хоки чигарранги күшод бо чинсҳои золӣ мансуб аст.

Дар боби мазкур ҳаритаи паҳншавии фазогии арчаҳо вобаста ба баландӣ аз сатҳи баҳр бо истифода аз барномаи QGIS, ки муаллиф тартиб додааст, инъикос гардидааст (расми 4). Таҳлили маълумотҳо аниқ кардааст, ки дар паҳншавии фазогии арчаҳо тақрибан 5%-ро арчаҳои туркестонӣ (*Juniperus turkestanica*), 20%-ро арчаҳои зарафшонӣ (*Juniperus seravschanika*) ва бокимонда 75%-ро арчаҳои нимкурашакл (сауарҷа) (*Juniperus semiglobosa*) ташкил медиҳанд [4-М].

Инчунин, ба олами набототи парваришгоҳ растаниҳои зерин: хуч (*Rosa conina*), зирк (*Berberis heterophyllum*), эфедра (*Ephedra equisetina*), ғеша (*Carex pachystylis*), ревоҷ (*Rheum Maximoviczii*), момогул

Расми 4.- Ҳаритаи паҳншавии фазогии арҷазори парваришгоҳ (ранги сабз):

- а) паҳншавии арчаҳои зарафшонӣ дар баландии 1875 то 2400 м;
- б) арҷаи туркестонӣ дар баландии 2300 то 2400 м;
- в) арҷаи нимкурамонанд дар баландии 2000 то 3000 м.


Сарҷашма: таҳияи муаллиф

(*Camponulaceae*), мятылик (*Poa lubrica*), пиёзи анзур (*A. Rosenbachianum*), бузулник (*Ligularia altissima*), гули қоку (*Taraxacum glaucivirens*) ва файра мансубанд.

Олами хайвоноти парваришгоҳ дорои мансубият ба хусусияти бешазори кӯйӣ аст. Дар ин мавзъе намудҳои китобисурхӣ, чун гурбай туркистонӣ (*Felix Lynx isabellina*), бабри барфӣ (*Uncia uncia*) ва хирси малла (*Ursus arctos Isabellinus*) зиндагонӣ мекунанд. Инчунин, намудҳои рӯбоҳ (*Vulpes vulpes*), барсук (*Meles meles*), бурги сибирӣ (*Carpa sibirica*), суғур (*Martes foina*), хук (*Sus scrofa*) маскуншавандагони муқаррарии парваришгоҳ маҳсуб мейёбанд. Аз намояндағони орнитофауна бештар үқоби тиллой (*Aquila chrys*), кабӯк (*Alektoris kakelik*), бүм (*Bubo bubo*), шӯрнӯли алпӣ (*Corvus monedula*), акка (*Pica pica*), худҳуд (*Upupa epops*), вагталии сафед (*Motacilla alba*), шоҳин (*Sylvia nisori*), парандай кабуд (*Myophonus caeruleus*) ва дигарон дучор мешаванд. Дар ин ҷо парандай тити рангоранг (*Leptopoecile sophia*) низ вомехӯрад, ки ба қатори намудҳои маҳвшаванда ва нодири Китоби сурҳи Тоҷикистон ворид гардидааст [10, с.74] (расми 5).

Қайд гардидааст, ки яке аз шартҳои асосии рушди сайёҳӣ таъмини бехатарии сайёҳон дар тӯли хатсайрҳо маҳсуб мейёбад. Бинобар ин, дар ҷараёни таҳқиқот ҷиҳати эҳтимолияти таъмини амнияти сайёҳон мавқеи ҷойгиршавӣ, рафтор ва хусусиятҳои биологӣ, самти ҳаракати хайвоноти вуҳуши парваришгоҳ ва хусусиятҳои дигар мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор дода шуд. Таҳлили ҳамаҷонибаи натиҷаҳои омӯзиш, хусусан дар доираи самти ҳаракат ва ҷойгиршавии хайвоноти парваришгоҳ шаҳодат медиҳад, ки макони ҷойгиршавии олами хайвонот ба пешбури СЭ дар хатсайри пешниҳодгардида манбаи хатар шуда наметавонад.

Мутобиқ ба натиҷаи таҳқиқоти диссертатсионӣ ва дараҷабандии қабулшудаи идоракуни худудҳои ҳифзшаванда, худуди табиии парваришгоҳи “Дараи Сабз” ба дараҷаи 4, яъне худуде, ки дар он ҳифзи намудҳои муайян ва шароитҳои табии таъмин мегардад, дохил карда шудааст. Муайян карда шудааст, ки дар худуди мазкур бо мақсади нигоҳдории шароитҳои табии ва намудҳои маҳсуси растанӣ ё ҳайвонот назорати давлатӣ дар сатҳи зарурӣ амалӣ карда мешавад.



Расми 5. - Мавқеи ҷойгиршавии намояндағони олами хайвонот
Сарчашма: таҳияи муалиф

Дар چараёни таҳқиқот хусусияти хосай геоэкологии парваришгохи “Дараи Сабз” ошкор ва таҳқиқ гардидаанд, ки дар масоҳати 350-400 га зуҳуроти раванди биогеохимиявии ташаккули биосенози маҳсус – пӯшиши хокиу алафӣ дар намуди теппачаҳои шаклашон гуногун бо баландии 0,4-0,7 м бо сатҳи баланди обҳои зеризаминиро таъкид менамоянд. Ҳолати мазкур дар минтақаи кӯҳсор, дар баландии 1450-2200 м ба мушоҳида мерасад, ки дар кӯҳпораи нишебиаш $28\text{-}40^{\circ}$ ва экспозитсияи ҷанубу шарқӣ ташаккул ёфтааст (расми 6).



Расми 6. - Хусусиятҳои раванди геоэкологӣ дар парваришгохи “Дараи Сабз”
Сарчашма: акси муалиф

Омӯзиши хусусиятҳои геоэкологии маҳал дар периметри минтақаи зикргардида исбот менамояд, ки болотар аз пӯшиши хокии сералаф бо тӯдачаҳои гуногуншакл қабатҳои фурӯрафтаи намуди пластинаҳои қабат-қабат бо ғафсии 14-22 см мавҷуданд, ки ба ҳаракати тектоникии минтақа алоқаманд буда, дар баъзе нуқтаҳо эҳтимолияти оғози ҷарипдойшавӣ ба мушоҳида мерасад. Дар тамоми масоҳати минтақа, аз нуқтаи баландтарин то нуқтаи ҷоришавии сойча пӯшиши хокии тавоноиаш 6-13 см (дар мавзеи тӯдачаҳо то 35-60 см) дар болои ҷинсҳои делювиалий, пролювиалий ва аллювиалий хобидааст. Қисман, аз сабаби ҷамъшавии обҳои зерихоӣ ё грунтӣ мавҷудияти ҷинсҳои иллювиалий низ ба назар мерасад. Мебояд қайд кард, ки дар ин қисмати мавзезъ пӯшиши набототӣ нисбатан сермаҳсул ва зич бошанд ҳам, дар қисмати дарахтони арча сийрак будани зичи ҷангалзор дар қисмати болоии нишебии кӯҳ ва торафт зиёд шудани шумораи дарахтон ҳангоми ба поён майл кардани нишебӣ зоҳир мегардад. Дар қабати байнӣ дарахтони арҷазор дар самти аз болои нишебӣ ба поён заррачаҳои гуногунандозаи ҷинсҳои хокпайдокун ҷамъ гаштаанд, ки ба раванди шикасташавӣ ва ҳаракати табиии шикастапораҳои ҷинсҳои геологӣ дар нишебӣ тааллук дорад. Эҳтимол меравад, ки дар алоқамандӣ бо релефи маҳал давоми солҳои тӯлонӣ ба хелҳо чудошавии заррачаҳои андозаашон гуногун ба амал омада, тадриҷан омилҳои табии ба пайдошавии заррачаҳои ҳосилхези хок тавассути шамол, намӣ, пӯшиши наботот, олами ҳайвонот, ҳарорат ва ҳоказо дар болои ҷинсҳои геологӣ мусоидат кардааст.

Натицаҳои мушаҳҳаси таҳқиқотӣ тавассути мушоҳидаҳои саҳроӣ, ченкуниҳо, омӯзиши хусусиятҳои морфологӣ, геоэкологӣ ва педосферӣ имконият медиҳанд, ки арзёбии сабабҳои бавучудоӣ ва ташаккули хосиятҳои ҷудогони мавзеи мазкури объекти таҳқиқотӣ эҳтимолиятҳои муайянро дар барги гирифтаанд, ки дар доираи назарияҳои илми мавҷудаи соҳавӣ мебошад. Масалан, эҳтимол меравад, ки давоми давраҳои геологӣ зери таъсири намии боришоти табиӣ, ҳарорат ва равшаниӣ, фаъолияти организмҳои соддатарин ва мураккаб тадриҷӣ кӯчиши зарра ва шикастапораҳо аз қисмати болои нишебӣ ба поён ба амал омадааст. Ҳаракати пайвастагиҳои тағиیرёбанди химиявӣ ба ғуншавии зарраҳои маҳин дар қисмати ҳамвории мавзӯъ ва пайдоиши қабати зичи ҷинсхои геологӣ, душворшавии заҳидани намӣ мусоидат карда, ғуншавии намӣ ва болоравии сатҳи оби зеризаминӣ бо пайдошавии шароити марғзории ҷараёни геоэкологӣ зоҳир гардидааст. Дар натиҷаи ин равандҳо пӯшиши набототӣ бо нашъунамои сермаҳсули биомасса дар болои шикастапораҳои ҷинсхои геологӣ – делювий, пролювий ва аллювий вазеъ паҳн гардида, тадриҷӣ сатҳи болои ҷинсхои геологиро пӯшонидааст. Идома ёфтани раванди зикргардида давоми солҳои тӯлонӣ дар қисмати ҳамвори мавзӯъ боиси ташаккули пӯшиши ҳокии сералафи мансуб ба шароити марғзорӣ дар шакли тӯдачаҳои гуногунандоза мусоидат кардааст, ки сатҳи баланди обҳои грунтӣ ва мушкилоти заҳидани об дар қабати ҳокӣ ва ҷинсхои модарӣ ба мавҷудияти раванди хосилшавии монеаҳои геохимиявӣ ишора менамояд.

Пайдоиш (генезис)-и типи тавсифшудаи релеф бо пастшавии равандҳои нишебии хусусиятшон аллювиалий бо пӯшиши ҳокӣ ва растани шарҳ дода шудааст. Инчунин, таъсири олами ҳайвонот (масалан, ҳукҳои ваҳшӣ, микроорганизмҳо, бактерияҳо ва файра) барои физогирии пайваста ба нашъунамои қисми решагии растаниҳо ва тағиироти муҳити геоэкологии махал мусоидат кардаанд.

Дар боби чорум “Имкониятҳои ҳуқуқӣ ва экологӣ - иқтисодии рушди сайёҳӣ дар ҳудудҳои табиии маҳсус мухофизатшаванд” диссертант оид ба заминаҳои ҳуқуқӣ, экологӣ, иқтисодӣ ва дигари рушди сайёҳӣ, аз ҷумла СЭ дар ҲТММ натиҷаҳои таҳқиқоти тӯлонии хосаро дар шакли дастраси оммафаҳам таҳлил намудааст.

Мутобиқ ба меъёрҳои моддаи 30-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳудудҳои табиии маҳсус мухофизатшаванд” парваришгоҳи “Дараи Сабз” ба намуди парваришгоҳҳои табиии давлатии ботаникӣ мансуб аст, ки “барои нигоҳдорӣ ва барқарорсозии намудҳои пурарзиш, нодир ва зери таҳдиди нобудшавӣ қарордоштаи олами наботот” таъсис дода шудааст [5, с.9].

Дар ҲТММ тибқи қонунгузории чории Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронидани маҷмӯи муайян ва маҳдуди чорабиниҳои табий-рекреатсионӣ иҷозат дода шудааст. Масалан, банди якуми моддаи 18 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи худудҳои табиии маҳсус муҳофизатшаванда” муқаррар намудааст: “Худудҳои табиии маҳсус муҳофизатшаванда ба истиснои минтақаҳое, ки низоми қатъии муҳофизатӣ доранд, дастраси умум буда, аз ҷониби шаҳрвандон ба мақсадҳои рекреатсионӣ, солимгардонӣ, фарҳангӣ ва сайёхии экологӣ истифода мегарданд” [5, с.5]. Бинобар ин, маънидоди мазкур ба мақсадҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ мувоғиқ омада, ҳамчунин имконияти ташкил ва рушди СЭ маҳсус қайд карда мешавад. Аммо, мебояд зикр кард, ки ташкили СЭ дар ҲТММ, аз ҷумла дар парваришгоҳи “Дараи Сабз” риояи ҳатмии маҷмуи муайянни талаботи қонунгузории чории Ҷумҳурии Тоҷикистонро талаб мекунад.

Дар навбати аввал, бояд ба назар гирифт, ки меъёрҳои қонунгузории амалкунанда мағҳуми “сайёхии экологӣ”-ро амиқ муқаррар менамояд. Зоро, дар моддаи якуми қонуни болозикр муқаррар гардидааст, ки “сайёхии экологӣ - намуди сайёхие, ки дар муҳити табиат сурат гирифта, мақсади он тамошои манзараҳои табиӣ, дастгирии ҳифзи муҳити зист ва ҳалалдор насохтани ягонагии системаҳои экологӣ мебошад” [5, с.1].

Аллакай қайд карда шуд, ки ташкили СЭ дар ҲТММ риояи ҳатмии якчанд талаботи санадҳои меъёрио ҳукуқӣ ва меъёри соҳавиро металабад. Масалан, дар банди сеюми қонуни мавсүф қайд шудааст, ки “сайёхии экологӣ дар вақти муқарраргардида ва аз рӯи ҳатсайрҳои пешакӣ муқарраргардида, тибқи қоидаҳои боздиҳи худудҳои табиии маҳсус муҳофизатшаванда, ки мақоми ваколатдори давлатӣ муайян кардааст, анҷом дода мешавад” [5, с.5]. Дар ин ҷо ибораҳои “вақти муқарраргардида”, “ҳатсайрҳои пешакӣ муқарраргардида” ва “қоидаҳои боздиҳи худудҳои табиии маҳсус муҳофизатшаванда” ба ташкили СЭ талаботи маҳсуси меъёрий-ҳукуқӣ муайян ва пешниҳод мекунанд.

Ҳамзамон, дар банди чоруми қонуни болозикр қайд шудааст, ки “Шахсони воқеӣ ва ҳукуқии машғули сайёхии экологӣ бояд бо мақомот ё ташкилотҳое, ки худудҳои табиии маҳсус муҳофизатшаванда дар ихтиёрашон аст, оид ба таъмини риояи низоми онҳо ва қоидаҳои сайёхии экологӣ шартнома банданд, ҳатсайр ва дигар шартҳоро мувоғика созанд” [5, с.6]. Бояд зикр кард, ки мутаассифона, одатан субъектҳои СЭ, яъне “шахсони воқеӣ ва ҳукуқии машғули сайёхии экологӣ” ин талаботи қонунгузории амалкунандаро сарфи назар мекунанд ва ё аз он дар сатҳи зарурӣ огоҳ нестанд. Бо назардошти воқеъияти мазкур зарур шуморида мешавад, ки Шартномаи намунавии байни шахсони воқеӣ ва ҳукуқии

машгули СЭ бо маъмурият ё ихтиёрдории ҲТММ тахия гардонида, хатсайри СЭ-ро низ мураттаб карда шавад.

Дар баробари ин, вобаста ба сатҳи зарурии маърифати ҳуқуқӣ шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии машгули СЭ мебояд меъёрҳои мавҷудаи қонунгузории ҷории ҶТ-ро хуб донанд ва сайёҳони экологиро низ пешакӣ огоҳ намоянд, ки тибқи банди панҷуми Конуни зикршуда “Воридшавӣ ба ҳудудҳои табиии маҳсус муҳофизатшаванд ба мақсади сайёҳии экологӣ метавонад муздинок бошад” [5, с.6]. Дар радифи нуктаи зикршуда банди сеюми моддаи 44-и Конун мӯкаррар кардааст: “Минтақаҳои табиии рекреатсионӣ барои истироҳати муташаккилонаи аҳолӣ ва сайёҳӣ мувоғики шартномаҳое, ки муассисаҳо, корхонаҳо ва дигар ташкилотҳо бо заминистифодабарандагони асосӣ мебанданд, истифода карда мешаванд” [5, с.12].

Иктидори рекреатсионии парваришгоҳи “Дараи Сабз” ба ҳайси объекти СЭ мавриди асосноккунӣ қарор гирифта, баъзе аз маҳдудиятҳо ва принципҳои интиҳоби моделии парваришгоҳи мазкур арзёбӣ гардидааст:

- дар парваришгоҳи “Дараи Сабз” экосистемаи ҷанғалии кӯҳӣ бартарӣ дорад;


- парваришгоҳи “Дараи Сабз” дорои заҳираҳои муайянӣ рекреатсионӣ мебошад, ки объектҳои табиии ҷолиб ва шароитҳои иқлими мусоид дорад;

- парваришгоҳи “Дараи Сабз” дорои пойгоҳи илмӣ – таҳқиқотӣ, натиҷаи баҳисобигирии олами набототу ҳайвонот ва экосистема, арзёбии гуногуннамудии биологӣ ва мушоҳидаҳои тӯлонии ҳолати табииат мебошад. Парваришгоҳи “Дараи Сабз”, ҳамчун намунаи парваришгоҳи табиии муносир; ҷанғалҳои бидуни таъсироти антропогенӣ, кӯҳҳо, сарҷашмаҳои обӣ, олами ҳайвоноти бою рангин, растаниҳои шифобаҳш, инфрасоҳтори ба қадри муайян рушдёftа ва хоказо минтақаи Суғдро ба сифати иктидор дар қатори мавзъеҳои бартари доштаи рушди минбаъдаи СЭ дар Тоҷикистон арзёбӣ мекунад.

Дар натиҷаи таҳқиқот ва маводҳои дар диссертатсия дарҷардида сабит мегардад, ки парваришгоҳи “Дараи Сабз” иктидори баланди рушди СЭ дорад. Дар баробари ин, барои фаболияти экосайёҳиро васеъву такомул баҳшидан, гузаронидани таҳқиқоти комплексии заҳираҳои рекреатсионии он ҳатмӣ шуморида мешавад.

Ҳудуди маъмурии парваришгоҳ дорои ду ёдгории табий-таъриҳӣ буда, он “Келинмазор” ва “Киёвмазор” унвон гирифтааст, ки онҳо комиллан объекти сайёҳии табий-таъриҳӣ шуда метавонанд. Дар ҳаритае, ки диссертант таҳия кардааст, се ҳатсайри сайёҳӣ ҷиҳати имкониятҳои мавҷудаи ташкили СЭ дар парваришгоҳи “Дараи Сабз” инъикос гардидаанд

(расми7) ва таснифоти таҳияи хатсайр дар ҷадвали 3 нишон дода шудааст [4-М].



Расми 7. - Харитаи парваришгоҳи “Дараи Сабз” ва таҳияи хатсайри сайёҳӣ
Сарчашма: таҳияи муаллиф

Ҷадвали 3. - Таснифоти таҳияи хатсайри СЭ дар парваришгоҳи “Дараи Сабз”

Хусусиятҳо ва талаботҳо	Хатсайри сайёҳии якум	Хатсайри сайёҳии дуюм	Хатсайри сайёҳии сеюм
Давраи таҳқиқот	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Шакли фаъолияти асосӣ	Сайёҳии фаъол ва фавқулодда – “adventure tourism”	Саёҳат ба ёдгориҳои табии	Экосайёҳии илмӣ – “learning travel”
Гавсифи пайроҳаҳои экологӣ	пайроҳаи сайёҳӣ-даркунӣ	пайроҳаи сайруғаштӣ-даркунӣ	пайроҳаи омӯзиши экологӣ
Теъоди ширкаткунандагони саёҳат	инфиродӣ, гуруҳӣ	инфиродӣ, гуруҳӣ, хонаводагӣ	инфиродӣ, гуруҳӣ
Синну сол	ҷавонон, миёнасолон	наврасон, ҷавонон, миёнасолон, калонсолон	наврасон, ҷавонон, миёнасолон, калонсолон
Усулҳои воситан ҳаракат	пиёда, автомобилӣ, дучарҳаронӣ, мотосиклонӣ, аспасаворӣ, мошинҳои маҳсус-чиппинг	пиёда, дучарҳаронӣ, аспасаворӣ	пиёда, дучарҳаронӣ, аспасаворӣ
Захираҳои асосии истифодашавандӣ	- ландшафти табииӣ-геологӣ ва экосайёҳӣ	- ландшафти табииӣ-геологӣ ва экосайёҳӣ	- ландшафти табииӣ-геологӣ ва экосайёҳӣ

Идоман чадвали 3.

Хусусиятхо ва талаботхо	Хатсайри сайёхин якум	Хатсайри сайёхин дуюм	Хатсайри сайёхин сеюм
табий	бо олами набототу хайвоноти ба худ хос; - арчазори зарафшонӣ, туркистонӣ ва сауарча; - Кусавлисой; - Олтиқӯлсой; - ёдгории табий-таърихии “Келинмазор” ва “Қиёвмазор”	бо олами набототу хайвоноти ба худ хос; - арчазори зарафшонӣ, туркистонӣ ва сауарча; - Кусавлисой, - Ҷавалисой; - ёдгории табий-таърихии “Келинмазор” ва “Қиёвмазор”	бо олами набототу хайвоноти ба худ хос; - арчазори зарафшонӣ, туркистонӣ ва сауарча; - Кусавлисой; - Олтиқӯлсой; - Мирзолянсой; - Иртегермансой
Воситаҳои чойгир-купонии сайёҳон	мехмонхона ва хаймаҳо	мехмонхона ва хаймаҳо	мехмонхона ва хаймаҳо
Давомнокии саёҳат	кӯтоҳмуддат, миёнамуддат	кӯтоҳмуддат, миёнамуддат	кӯтоҳмуддат, миёнамуддат
Мавсимнокии афзоиши сайёҳон	мавсимӣ	мавсимӣ	мавсимӣ, тамоми сол (доимӣ)
Намудҳои имконпазири экосайёҳӣ	- саёҳати кухӣ; - кухнавардӣ; - сайргашт; - сайёхии фарҳангӣ; - маърифатӣ; - экскурсияҳои ботаникӣ, зоологӣ; - сайёхии деҳот; - сайёхии варзишӣ; - гирифтани аксҳо; - пиёдагардӣ дар атрофи сойҳо; - пиёдагардии кухӣ; - аспдавонӣ; - дучарҳаронӣ; - мотосиклонӣ; - саёҳат ба мошинҳои маҳсус-чиппинг	- саёҳати кухӣ; - кухнавардӣ; - сайргашт; - сайёхии фарҳангӣ, таърихӣ, маърифатӣ; - экскурсияҳои ботаникӣ, зоологӣ; - сайёхии деҳот; - сайёхии варзишӣ; - гирифтани аксҳо; - пиёдагардӣ дар атрофи сойҳо; - пиёдагардии кухӣ; - аспдавонӣ	- саёҳати кухӣ; - кухнавардӣ; - сайргашт; - сайёхии илмӣ, таълими, маърифатӣ; мушоҳидаи ботаникӣ зоологӣ; - сайёхии деҳот; - сайёхии варзишӣ; - гирифтани аксҳо; - пиёдагардӣ дар атрофи сойҳо; - пиёдагардии кухӣ; - аспдавонӣ

Сарчашма: *пешниҳоди муаллиф*

Тахкиқоти гузаронидашуда имконият медиҳад, ки якчанд хатсайрҳо бо роҳҳои автомобилий аз самтҳои гуногун: шимол, ҷануб, гарб ва ҷанубу шарқи кишвар то “Дараи Сабз” тарҳрезӣ карда шавад:

1. Хатсайри Ҳучанд - парваришигоҳи “Дараи Сабз” (аз самти Шимол):

Ҳучанд – Деҳмой – Спитамен – Ҳавотог – Истаравшан – Шаҳристон – Ҷашмасор – Ваҳдат – Дараи Сабз (вакт тавассути автомобил - 2 соат, масофаи роҳ - 112 км).

2. Хатсайри Душанбе - парваришгохи “Дараи Сабз” (аз самти Чануб):

Душанбе – Варзоб – Анзоб – Айнӣ – Шаҳристон – Дараи Сабз (вакт тавассути автомобил - 3,5 соат, масофаи роҳ - 196 км).

3. Хатсайри Панҷакент - парваришгохи “Дараи Сабз” (аз самти Фарӯб):

Панҷакент – Шӯрча – Урметан – Зеробод – Айнӣ – Шаҳристон – Дараи Сабз (вакт тавассути автомобил - 3 соат, масофаи роҳ - 150 км).

4. Хатсайри Ҳоруғ - парваришгохи “Дараи Сабз” (аз самти Чанубу Шарқ):

Қисми 1: Ҳоруғ – Рушон – Қалъаи Ҳумб – Рогун (вакти сафари автомобилӣ - 11 соат, масофаи роҳ - 325 км). Стоп 1 (Карордоди 1). Истикомат дар меҳмонхона ё кемпинг;

Қисми 2: Рогун – Файзобод – Душанбе – Варзоб – Анзоб – Айнӣ – Шаҳристон – Дараи Сабз (вакти сафари автомобилӣ - 6,5 соат, масофаи роҳ - 295 км).

Бо мақсади таҳлили комплексио илмии мушкилоти ташкили СЭ дар парваришгохи “Дараи Сабз” ва мудайян кардани роҳҳои самараноки он аз ҷониби диссертант таҳлили SWOT [2, 6] гузаронида шуд, ки барои татбики барномаҳои инкишофи СЭ ва барои аниқсозии дурнамои рушди ин соҳа мусоидат менамояд (чадвали 4).

Чадвали 4. - Таҳлили SWOT-и фаболияти СЭ-и парваришгохи “Дараи Сабз”

	БАРТАРИЯТХО (<i>«S»-STRENGTH</i>)	МАҲДУДИЯТХО (<i>«W»-WEAKNESSES</i>)
МУҲИТИ БЕРУНӢ	<ul style="list-style-type: none"> - баланд бардоштани савияи таълим оид ба ҲТММ-и вилоят, аз ҷумла парваришгохи “Дараи Сабз”; - доштани микёси қалони ҳудудҳои вайроннашудаи экосистемаи кӯҳӣ ва ҷойҳои ба онҳо алоқаманди ареали ҳайвоноту наботот; - таҳия гардиданӣ хатсайрҳои маҳсус бо мақсади шиносоӣ бо мавзеъҳои табиии парваришгоҳ ва атрофи он; - аз ҷиҳати илмӣ асоснон будани хатсайрҳои сайёҳии пешниҳодкардаи минтақа; - имконияти зиёд намудани маҷмӯи сайёҳони экологӣ; - ҷамъ намудани маблагҳ тавассути рушди СЭ; - рушд кардани СЭ дар натиҷаи амалисозии лоиҳаҳои байналмилали; - дастрасии парваришгоҳ ба наклиёти 	<ul style="list-style-type: none"> - ифлос гардиданӣ муҳити зист; - аз ҷониби аҳолии маҳалли надоштани маълумоти зарурӣ оид ба парваришгоҳ; - маълумоти кам доштан, реклом оид ба мавзеи парваришгоҳ дар воситаҳои аҳбори омма; - кам машҳур будани ҲТММ-и вилояти Суғд ва парваришгоҳи “Дараи Сабз” дар бозори байналмилалии хизматрасониҳои сайёҳӣ; - тайёр набудани ҳайати кормандон барои қабули сайёҳон; - сифати пасти инфрасоҳтори парваришгоҳ ва хизматрасониҳои сайёҳӣ; - набудани маркази иттилоотии сайёҳӣ; - нарасидани кадрҳои баландих-тисоси сатҳи олий ва миёна дар

Идомаи чадвали 4.

	автомобилй, чойгиршавии парваришгоҳ дар шоҳроҳи “Душанбе – Ҳуҷанд – Чанок- (Мз4)”. ИМКОНИЯТҲО «O»-OPPORTUNITIES)	соҳаҳои СЭ-и (роҳбалаҷҳо) мавзъ; - надоштани дарвазаи ороиши меъморӣ доштаи парваришгоҳ ҷиҳати қабули сайёҳон. ТАҲДИДҲО «T»-THREATS)
МУҲИТИ ДОҲИЛӢ	<ul style="list-style-type: none"> - афзоиш ёфтани ташрифи сайёҳон ба минтақа аз ҳисоби сайёҳии дохилий ва хориҷӣ; - тайёр кардани кадрҳои баландхитисоси соҳаи СЭ, баланд бардоштани ракобатпазирии маҳсулоти сайёҳии минтақа дар бозори ҷаҳонии сайёҳӣ; - ҷойгир будани парваришгоҳ дар ҳамсаҳадӣ бо ҳудуди Ҷумҳурии Ӯзбекистон, ки мувоғиқ барои соҳтани ҳатсайри сайёҳии байналмилалӣ бо Боги миллии “Зоомин”-и Ӯзбекистон; - истифодаи васеи фазои иттилоотӣ барои рекламаи тарғибу ташвики парваришгоҳ (нашри буклетҳо, плакатҳо, ҳаритаҳо ва дигар маводи нашрии таблиғотӣ – иттилоотӣ); - ҷалби рӯзноманигорон, коргардон-таҳиягарони дохилий ва хориҷӣ ба мавзеи минтақа бо максади гирифтани расмҳо ва навори видеофилмҳо; - ташкили экскурсияҳо ва экспедицияҳо барои хонандагону донишҷӯён дар самти сайёҳии дохилий ба мавзъҳои таърихӣ, табиити парваришгоҳ. 	<ul style="list-style-type: none"> - зарурати таъмин кардани ҳаҷми коғии ҷаҳонӣ барои ноил гардидан ба бозпардоҳт дар минтақаи сайёҳӣ; - муҳити имконияти тарма ва ярҷӯројонда будани парваришгоҳ; - буридани ҷангали ҷаҳонидани ҷорво дар минтақаи ҳифзшаванди парваришгоҳ; - шуурноки настӣ экологиии як қисми аҳолӣ, ки парваришгоҳро ҳамчун манбаи гизои ҷорво назар меандозанд; - фаъолияти азбайнравӣ, бароҳат, илмӣ-ташвиқотӣ дар парваришгоҳ; - норасонии маблағузории бучетии парваришгоҳ.

Сарчашма: муаллиф тартиб додааст

Механизми ташкили фаъолияти сайёҳӣ, аз ҷумла СЭ зуҳуроти таъсироти гуногуни тамоюли мусбат ва манфири ифода менамояд, ки таҳқиқи нисбатан дақиқи мушкилоти назариявии географияи рекреацисионӣ, консепсияҳои географӣ, ҳусусиятҳои геоэкологӣ ва гайраро талаб мекунад. Дар ин замина таваҷҷӯҳ ба маҷмӯи зерини омилҳои таъсиррасон барои дарёftи сабаб ва натиҷаи пайдоиш, ташаккул ва рушди минбаъдаи ҳусусиятҳои геоэкологиро имкон медиҳад:

1. *Таъсироти мутобиқшавӣ* (адаптатсия) – зинаҳои пайдарҳами бонизоми ҳампаҳлуро дар бар метирад, ки ибораҳои зерин тасдиқи он мебошад: “мехмон-мизбон”, “муҳити фаъолияти ҳаётии сайёҳон – муҳити фаъолияти ҳаётии мизбонон”, “соҳаи сайёҳӣ – ҳоҷагии анъанавӣ ба роҳ

монда шуда”. Маъмурияти парваришгоҳ масъул аст, ки дар худуди парваришгоҳ ба ҷанбаҳои муҳталифи рушди устувори СЭ эътибор диханд.

2. Таъсироти азхудкунӣ. Омӯзиши таҷрибаҳои мавҷудаи рушди СЭ дар худуди парваришгоҳ ҷараёни мунтазами рушди оммавӣ ва ишғоли худудҳои нав ба навро нишон медиҳад. Зоро, воридоти шумораи муайяни сайдӯон ба парваришгоҳ боиси пайдошавии ниёз ё эҳтиёҷот ба ҳизматрасонии гуногун ба сайдӯон мешавад. Дар ин давра ҳамкории пайвастаи ширкатҳои сайдӯӣ бо соҳибкорони маҳаллӣ дар ҳамоҳангозии мақомоти иҷроияи ҳокимиюти маҳаллӣ тавассути ҳамкории пайваста метавонад минтақаҳои нави сайдӯҳро азхуд кунад ва соҳтмони объектҳои сайдӯӣ-рекреатсиониро рушд дихад.

3. Таъсироти кумулятивӣ. Дар ҷараёни таъсироти баландфишори СЭ тағиироти муҳити табий, аз ҷумла дар самти сайдӯӣ-рекреатсионӣ зоҳир меёбад. Таъсири якҷояи омилҳои гуногун, ки бо рафтор ва кирдори сайдӯону истироҳаткунандагон алоқаманд аст, таъсири кумулятивӣ ҳисобида мешавад. Масалан, поймол гардидани пӯшиши набототӣ, хокӣ ва ҷузъҳои дигари минтақаи муҳофизатшаванд, фишори воситаҳои нақлиёт ва газҳои ихроҷӣ ба муҳити табий, ҳосилшавии партовҳои истеъмолӣ ва ҳоказо таъсироти беандоза мерасонанд.

Ҷанбаҳои манғии таъсири кумулятивиро вайрон гардидани шароити ҳаётни намудҳои нодири олами наботот ва ҳайвонот, тағиироти таркиби биосенозҳо, дигаргун гардидани ландшафтҳои табий ва гайра инъикос менамояд. Воситаҳои паст ё кам карданни таъсири кумулятивӣ ба муҳити зист дар таҳия ва амалӣ гардонидани нақшаҳои маҳаллии идоракуни сайдӯӣ, рушди инфрасоҳтори даҳлдори сайдӯӣ, ташкил ва гузаронидани тадбирҳои тарғиботӣ ва иттилоотӣ, ҷорӣ намудани системаҳои устувори идоракуни СЭ ва гайра имконпазир мебошад. Танзим ва идоракуни муносибатҳои байни организмҳо дар замини стандартҳои илман асосноки маҳсус мебояд таҳия гардонида шавад, ки рушди устувори СЭ-ро дар худуди парваришгоҳ таъмин менамояд.

Вазифаҳои аввалиндарачаи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии машғули СЭ дар робита бо маъмурияти ҲТММ дар кишвар, ин таҳия ва ташкили барномаҳои мақсаднок оид ба танзими муносибати ҷомеа ба табиат, дар ҳолати зарурӣ ташкил ва гузаронидани экспертизаи экологӣ маҳсуб меёбанд.

Натиҷаи таҳқиқоти гузаронидашуда нишон медиҳанд, ки дар парваришгоҳи “Дараи Сабз” ҳарчанд имконияти рушди СЭ мавҷуд бошад ҳам, айни ҳол дар ин объект ягон манбаи мушаҳҳаси сармоягузорӣ ошкор нагардидашт. Аз ин рӯ, аз ҷониби диссертант модули идоракуни парваришгоҳ, ки самараи иқтисодии онро таъмин менамояд, тарҳрезӣ карда шудааст, ки чунин қисматҳо, ба монанди омӯзиш, таҳлил ва таҳияи ка-

дастри гуногуннамудии биологӣ ва имконоти истироҳатии парваришгоҳ, гунҷоиши мавзӯъ, инчунин талаботи бозори СЭ-ро дар бар гирифта, дурнамои онро дар фароҳ гардонидани фазои хизматрасонии сайёҳӣ пешниҳод мекунад. Дурнамои рушди сайёҳӣ дар парваришгоҳи “Дараи Сабз” бояд бо назардошти талаботи устувории геоэкологӣ, даромаднокии иқтисодӣ, тағйироти иҷтимоӣ ва гайра тарҳрезӣ карда шаванд.

Мебояд таъкид кард, ки баҳри таъмини ташаккул ва такомули минбаъдаи соҳаи сайёҳӣ, аз ҷумла СЭ, инчунин имкониятҳои геоэкологии ҳудудҳои фаромарзии давлатҳои Осиёи Миёна, аз ҷумла парваришгоҳи “Дараи Сабз” ва Боги миллии “Зоомин”-и Ҷумҳурии Ӯзбекистон тавасути таҳқиқоти экспедитсионӣ амалӣ ва истифода карда шавад [20-М].

Бинобар ин, таъсири сайёҳӣ ба экосистемаи парваришгоҳ низ мавриди таҳдил қарор гирифта, тазъиқи антропогенӣ ба ду гурӯҳи асосӣ ҷудо карда шудааст: а) таъсири бевосита ба қабати ҳокӣ, олами ҳайвонот, гуногуннамудии биологӣ, хифзи ҳайвоноти нодир; б) таъсири бавосита: ифлосшавии техногении муҳити зист, вайроншавии биосеноз ва ареали намудҳои реликтӣ ва эндемикий.

Мебояд қайд кард, ки афзудани шумораи ташрифи сайёҳон ба ноҳияи Шаҳристон, аз ҷумла сайёҳони экологӣ ба парваришгоҳи “Дараи Сабз” барои ҳаллу фасли мушкилоти муайянӣ иҷтимоиву иқтисодии минтақаи кӯҳӣ мусоидат мекунад [7, с.142]. Тафсилоти ҷараён ҳаллу фасли мушкилоти ҷойдоштаи маҳали таҳқиқотро маълумоти дар расми 8 инъикосёфта тасдиқ менамоянд.


Таъсири ташрифи сайёҳон ба ҳалли мушкилоти иҷтимоию иқтисодӣ	
ба таври назаррас қоҳиш додани сатҳи бекорӣ	баланд гардидани дараҷаи некӯаҳволии аҳолии маҳаллӣ
рушди иншооти инфрасохтори минтақа	баланд бардоштани таҳассуси мутахассисони соҳаи сайёҳӣ (роҳбалаҷҳо, тарҷумонҳои забонҳои ҳориҷӣ)
таҳияи маводҳои иттилоотӣ (брюшорахо, аксҳо, замимаҳо дар Play market ва App Store ва бүлкетҳо дар бораи минтақаҳои ҷолиб)	ташаккули шабакаи меҳмонхонаҳо ва дигар иншооти сайёҳӣ
ҳалли мушкилоти вазъи ногувори инфрасохтори сайёҳии минтақа	кушодани бοғҳои фарҳангии фароғатӣ ва осорхонаҳо (таъриҳӣ ва қишваршиносӣ)

Расми 8. - Таъсири афзоими шумораи ташрифи сайёҳон
Сарҷашма: таҳияи муаллиф

Дар доираи таҳқиқоти диссертационӣ аз ҷониби муаллиф ҷиҳати арзёбии сатҳи фарҳанг ва маърифати экологии аҳолии ҲТММ ва ҳудуд-

ҳои ҳамшат амалҳои муайяни таҳқиқотӣ, аз чумла омӯзиши вазъи зоҳирӣ маҳал бо роҳи мушоҳидаҳои пайваста, шиносой бо тарзи ҳаёти сокинони маҳал бо дарки хусусиятҳои иқтисодӣ-ичтимоӣ, гузаронидани суҳбатҳои самими тӯлонӣ бо намоянданагони қишрҳои мухталифи чомеа, ташкил ва гузаронидани пурсиши афкор байнин хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, аҳолии машғули соҳаи кишоварзӣ, занҳои хонашин, нафарони дар корхонаҳои давлатӣ фаъолиятдошта ва ғайра ба иҷро расонида шудаанд. Таҳлили маълумотҳои ба даст омада барои дарёftи та- моми ҷанбаҳои тағйирёбии фарҳанг ва маърифати экологиии аҳолии ҲТММ ва ҳудудҳои ҳамшат, имконияти пешгирии саривақтии тамоюлҳои манғии рушди сайёҳӣ дар марҳилаҳои ибтидой, таҳияи барномаҳои миёнамуҳлати ноҳиявӣ дар самти болобардории маърифат ва фарҳангӣ экологӣ ва ҳоказо заминаи боэътиимида маълумотҳои дақиқ мебошад.

Ошкор карда шудааст, ки рушди сайёҳӣ, аз чумла СЭ дар парваришгоҳи “Дараи Сабз” давоми солҳои 2019-2023 ба тағйироти муносабати аҳолӣ ба партовоби коркарди маҳсулоти ширӣ мусоидат кардааст. Шиносой бо шароити оиласавии аҳолии минтақаи ҳамшати парваришгоҳи “Дараи Сабз”, яъне ҷамоати деҳоти Шаҳристони ноҳияи Шаҳристон субит месозад, ки давоми солҳои 2019-2023-юм дар нуқтаи маҳсуси замини наздиҳавлигӣ ҳар оила барои безараргардонии партовобҳои аз коркарди шир ҳосилшуда чукурии алоҳидаи бетонӣ бо гунҷоши 0,5-1,5 м³ бунёд кардаанд, ки дорои қисмати полоиши бо латтаи маҳсуси ҷаббиши (филтр) буда, партовоби нисбатан тозашуда ба ҷӯйи маҳсус равона ва ҳокпӯш карда мешавад. Дар натиҷа олудашавии пӯшиши хоҳӣ, тазъиқ ба фаъолияти микроорганизмҳои хоҳӣ, пайдоиши бӯйи гализу нуқтаи афзоиши магас ва тамоюли дигари манғӣ бо пуррагӣ пешгирий ва бартараф мегардад. Мисоли мазкур, яке аз ҷузъи зуҳуроти болоравии тарбия ва маърифат, фарҳангӣ экологиии аҳолӣ мебошад, ки зери таъсири рушди сайёҳӣ, аз чумла СЭ ба вуқӯу пайвастааст. Мутобиқи маълумоти оморӣ, ки дар диаграммаи 3 оварда шудааст, аён мегардад, ки дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Шаҳристони ноҳияи Шаҳристон (минтақаи ҳамшати парваришгоҳи “Дараи Сабз”) давоми солҳои охир суръати афзоиши саршумори ҷорво нисбат ба суръати афзоиши теъдоди аҳолӣ баландтар мебошад. Чунин раванд ба зиёдшавии миқдори ташрифи сайёҳон, аз чумла СЭ алоқамандии зич дорад. Зоро, зиёдшавии талабот ба маҳсулоти ширӣ афзудани ҳаҷми истехсолро тақозо намудааст, ки тадриҷан бозори истеъмолии маҳсулотро танзим соҳтааст ва ҳам ба пастишавии дарачаи тазъиқи антропогенӣ ба муҳити зисти ҲТММ ва минтақаи ҳамшати он оварда расонидааст.



Диаграммаи 3. - Динамикаи афзоиши тэъдоди ахолӣ ва саршумори чорво (мувофики категорияҳо) дар ҷамоати деҳоти Шаҳристони ноҳияи Шаҳристон

Сарчашма: ҳисоби муаллиф из рӯи маълумоти Муассисаи давлатии ҳоҷагии ҷангили ноҳияи Шаҳристон

Давоми таҳқиқот бо тарики сухбатҳои хоса ва дастаҷамъона бо ахолии маҳалҳои ҳамшафати парваришгоҳи “Дараи Сабз” муайян карда шуд, ки аз ҷониби онҳо дарки мушкилоти қайдшуда мавҷуд аст. Онҳо изҳор медоранд ва қоиланд, ки баъзе аз мушкилот ба сатҳи иқтисодии оила алокаманд буда, тадриҷан ҳаллу фасли ҳудро байд аз рушди тиҷорат меёбад. Ахолии маҳал, ҳусусан занҳову духтарон иқрор шуданд, ки худи онҳо ҳам аз шароити санитарӣ-гигиении мавҷудаи оила қонеъ намебошанд. Вале, то давраи ташрифи сайёҳон ба ин мушкилот эътибори ҷиддӣ намедоданд ва минбаъд ин норасоҳоро ҳаллу фасл мекунанд. Ахолии маҳал давоми сухбатҳо аз масъулун ва ширкатҳои сайёҳӣ дарҳост карданд, ки аввало барои ахолӣ курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзиши маросими қабулу гусели сайёҳон бо таври ройгон ташкил ва тамоми ахолӣ фарогири он бошанд. Баъдан, агар ахолӣ аз рӯзу соати ташрифи сайёҳон боҳабар мебуданд, баъзе корҳои рӯзгорро ба таъхир гузошта, дар навбати аввал ба ободонӣ, тозаю озодагӣ эътибор медоданд.

Ҷадвали 5. - Нишондиҳандаҳои умумии натиҷаи пурсиши афкори сайёҳони ҳориҷӣ (такроран тӯли солҳои 2021-2023)

Солҳои таҳқиқот	Шуморан пурсидагон, нафар	Тэъдоди саволҳо, адад	Ҳачми ҳароҷоти сайёҳҳо, сомонӣ\нафар	Баҳодиҳӣ ба шароити санитарӣ-иҷтимоӣ, гигиенӣ, хол	Пешниҳоду тақлифҳо
2021	49	7	690	65	тозагии санитарӣ
2022	71	8	860	71	сифати оби ошомидани
2023	96	9	1040	84	коркарди партовоҳо

Сарчашма: таҳияи муаллиф

Натицаҳои пурсиши афкори сайёхон, аз чумла сайёхони хориҷӣ гувоҳӣ медиҳанд, ки тадриҷан шароити санитарӣ, гигиени, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва дигари аҳолии маҳал барои қабул ва хизматрасонии сайёхон беҳтар шуда истодааст. Маълумотҳои ҷадвали 5 собит месозанд, ки маблаги ҳароҷоти сайёҳ барои ҳаридории армуғонҳо, ҳӯрок, маҳсулотҳои ширӣ ва ғайра сол то сол зиёдтар шуда истодааст. Маврид ба зикр аст, ки ҳолати мазкур ба сатҳи таваррӯм алоқаманд намебошад. Зоро, қурби асьори миллӣ нисбат ба қурби асьори хориҷа (\$) торафт баландтар шудааст.

Ҷадвали 6. - Тағйирёбии сатҳи даромаднокии аҳолии ҷамоати деҳоти

Шаҳристон вобаста ба рушди соҳаи сайёҳӣ

Солҳои таҳқиқот	Шуморан ҳоҷагӣ (оила), адад	Шуғли асосӣ	Намуди нави шуғл	Даромад, сомонӣ/рӯз		Андозаи маоши ҳадди аққал	Шуморан сайёҳон, доҳилӣ/хориҷӣ, нафар
				шуғли пешина	шуғли нав		
2021	4704	истехсол ва фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ	истехсол ва фурӯши маҳсулоти ширӣ	70	75	560	1447/68
2022	5138			80	95	720	1899/91
2023	5800			85	125	880	2417/124

Сарчашма: таҳияи муаллиф аз рӯи маълумоти омори солонаи ноҳияи Шаҳристон

Омилҳои мазкурро нишондиҳандаҳои сатҳи даромаднокии аҳолӣ дар мисоли даромади аҳолии ҷамоати деҳоти Шаҳристон давоми солҳои 2021-2023 (ҷадвали 6) тасдиқ менамояд. Масалан, бо сабаби тағйир ёфтани тамоюли шуғли аҳолӣ, аз истехсол ва фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ (боғдорӣ ва сабзавоткорӣ) ба истехсол ва фурӯши маҳсулоти ширӣ даромади як оила дар як шабонарӯз аз 70 сомонии соли 2021 то ба 125 сомонии соли 2023, яъне 44% давоми се сол зиёд шудааст. Ин нишондиҳанда нисбати тағйироти андозаи маоши ҳадди аққал давоми солҳои ҳисоботӣ тақрибан 8 фоиз болотар буда, аз ҷараёни босуръати болоравии сатҳи некӯаҳволии аҳолӣ дарак медиҳад.

Давоми таҳқиқот ошкор гардидааст, ки барои ташкил ва рушди СЭ дар ҳудуди парваришгоҳи “Дараи Сабз” заминаҳои боэътиномидӣ табиӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, илмӣ, истехсолӣ ва ғайра мавҷуданд. Бар замми он, барои таъмини рушди бемайлони соҳаи сайёҳӣ норасоиҳои умумӣ ва ҷузъӣ аниқ гардидаанд, ки тадриҷан мебояд ҳаллу фасл карда шаванд. Танҳо дар ин ҳолат, ҷараёни ташкил ва рушди СЭ дар объекти таҳқиқотӣ раванди устувор ва бебозгаштро соҳиб мегардад.

Мушкилоти мавҷуда асосан ҳарактери ташкилий, иқтисодӣ ва таълими дошта метавонад тавассути тадбирҳои сатҳи давлатӣ дар давраи муайяни таъриҳӣ (3-5 сол) ҳаллу фасл гарданд ва дар рушди соҳаи сайёҳӣ, аз чумла СЭ дар ҲТММ, парваришгоҳи “Дараи Сабз” мусоидат намоянд. Барои танзими ҷараёни ҳалли мушкилоти ҷойдошта муаллиф дар асоси

тахкицот андешидани маҷмӯи тадбиру чораҳои мушаххасро аниқ намудааст, ки барои пешгӯй намудани чараёни рушди сайёҳӣ дар ҲТММ-и кишвар заруранд. Маълумоти дар ҷадвали 7 дарҷёфта мавҷудияти ҷанбаҳои сершумор ва паҳлӯҳои муҳталифро дар таъмини рушди соҳаи сайёҳӣ инъикос менамояд. Бараъло мушоҳида мегардад, ки рушди сайёҳӣ дар ҲТММ ба робитаи устувори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии сатҳҳои гуногун бевосита ба ҷомеаи маҳаллӣ алоқаманд буда, дар навбати аввал аз масъулон ва ҳам ҳар як фард мавқеи фаъол ва масъулияти шаҳрвандиро металабад.

Ҷадвали 7. - Маҷмӯи тадбирҳои таъминсозии рушди сайёҳӣ дар дурнамо

Номгӯи тадбир	Макомот ё шаҳсони масъул	Давраи татбик	Вазъи кунуни	Пешгӯй	Манбаи маблаг-гузорӣ
Таҳияи Барномаи давлатии кӯтоҳ ва миёнамуҳлат ҷиҳати рушди СЭ дар ҳар ҲТММ-и алоҳида	Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати ҶТ, ҷомеаи шаҳрвандӣ	солҳои 2026-2030	мавҷуд нест	танзими муносабатҳои мавҷуда ва рушди СЭ	давлатӣ
Ташкили система ё шабакаи мушаҳхаси иттилоғӣ барои тарғиби заҳираҳои табиии мавҷуда	Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати ҶТ, туроператорон	соли 2026 ва мунтазам	норасони иттилоғот дар доҳил ва хориҷи қишинвар	оғахни пурра ва дастрасии бевосити иттилоғот ба сайёҳони эҳтимолӣ	давлатӣ, ҳусусӣ
Чустучӯи роҳҳои гуногуни ҷалӣ сармоғузории ҳусусӣ, давлатӣ ва хориҷӣ барои бунёди инфрасоҳтори махсуси СЭ, аз қабили аквапарк, нуктаҳои фосилавии мушоҳидаи ҳайвоноти ваҳшӣ ва гайра	Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати ҶТ, туроператорон, ҳавасмандон	фавран ва мунтазам	норасони маблаг ва мавҷуд набудани инфрасоҳтор	пайдо шудани нуқтаҳои ҷалби СЭ	ҳусусӣ, давлатӣ ва хориҷӣ
Таъсиси равияҳои махсуси таълими дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи қасбӣ ва ойлӣ ҷиҳати омода намудани мутаҳассисони қасбии тарҷумон, роҳбалад, хизматрасонӣ ва гайраи дорони донишҳои чукур донир ба қонуниятиҳои табият	Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати ҶТ, Вазорати маориф ва илми ҶТ, туроператорон	фавран ва мунтазам	норасони мутаҳассиси болаёкат	пайдоиши ракобат дар бозори меҳнат	давлатӣ
Таҳияи ҳатсайрҳои махсуси СЭ бо назардошти имкониятҳои мавҷуда ва рушди минбаъдан СЭ	туроператорон, Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати ҶТ, ширкатҳои ҳавасманд	соли 2026 ва тадриҷиан доимӣ	норасони ҳатсайрҳои махсус ва заминai моддӣ-техникии онҳо	пайдоиши заминai ракобатпазири интиҳоби ҳатсайрҳои СЭ	давлатӣ, ҳусусӣ

Идомаи чадвали 7.

Номгүй тадбир	Макомот ё шахсони масъул	Давраи татбиқ	Вазъи кунунӣ	Пешгӯй	Манбаи маблаг-гузорӣ
Таъсиси марказҳои маҳсуси хизматрасонӣ дар маконҳои саёҳат ва ҳам маҳалҳои наздики марказҳои иттилоотӣ (сувениру расмҳо, ҳӯроқи парҳезни экологӣ, намудҳои кӯчати дарҳарон та гулҳои ороишӣ ва гайраҳо)	Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати ҶТ, Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҶТ, соҳибкорон	соли 2026 ва доимӣ	набудани пешниҳоди хизматрасонии қаноатбахш	пайдошавии маркази хизматрасонии қасбӣ	давлатӣ, хусусӣ
Таъсиси мансаб ё воҳиди корӣ дар соҳтори ҲТММ барои ҳамоҳангсозӣ ва танзими фаъолияти дар доираи СЭ	Агентии ҳочагии ҷангали Тоҷикистон, Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати ҶТ	солҳои 2027-2028 ва доимӣ	набудани ҳамоҳангсозии мақсаднок	танзими фаъолияти дар самти СЭ	давлатӣ
Таҳияи ҳучҷатҳои даҳлдор ҷиҳати таъсиси ҷоизаи маҳсуси давлатӣ дар соҳаи сайёҳӣ, аз ҷумла СЭ	Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати ҶТ, ширкатҳои сайёҳӣ	соли 2027 ва доимӣ	мавҷуд набудани ҳавасманӣ	ҳавасмандини соҳторҳо ва тарғиби таҷрибахои пешкадами соҳа	давлатӣ, хусусӣ

Сарчашма: муаллиф тартиб доодааст

Мачмӯи тадбирҳои пешниҳодгардида фаъолияти пайваста дар доираи татбиқи мунтазами талаботи Стратегияи давлатии рушди соҳаи сайёҳиро дар бар гирифтааст. Эҳтимоли қатъӣ мавҷуд аст, ки татбиқи маҷмӯи тадбирҳои зикрёфта барои танзими ҷараёни рушди СЭ заминаи воқеӣ шуда метавонанд.

Эътиимида комил вуҷуд дорад, ки амалишавии тадбирҳои дар ҷадвали 7 қайдгардида имкон медиҳанд, ки дар дурнамои наздику дур ҳам рушди СЭ таъмин гардад ва ҳам истифодай оқилюна ва ҳифзи захираҳои табии бидуни осебпазирӣ бокӣ монад. Дар ин ҷараёни фикру андешаҳои муҳталиф доир ба таъсиси намуди сайёҳӣ – шикори ҳаваскорона дар ҲТММ вуҷуд доранд, ки ба андешаи муаллиф фикри ботил ва мутлақо зид мебошад. Зоро, шикор ё ҳатто ғуначини гиёҳҳои шифобахш дар ҲТММ амали носаҳоҳ дониста мешавад. Ин амалҳо ҳатман ба тағииротҳои муайян дар ҷараёни табиии ҲТММ оварда мерасонанд, ки мавҷудияти зиддияти ошкороро бо мақсади асосӣ - рушди СЭ инъикос месозад. Инчунин, ташкили маконҳои маҳдудсозии ареали паҳншавии намояндагони олами ҳайвоноту наботот дар ҲТММ, ба монанди боғи тамошои ҳайвонот низ мувофиқи мақсад намебошад. Чунки, торафт зиёд шудани даҳолати инсон ба муҳити табии коҳиши ёфтани хисси ҷолибияти табииати маҳал барои сайёҳ шуда метавонад.

Новобаста аз ҷузъиёти қайдгашта барои таъмин кардани рушди устувори иқтисодӣ – иҷтимоии ҲТММ ва расидан ба мақсади стратегии фаъолияти СЭ роҳи қулай ва мусоид дар ташаккули рақобатпазирии

махсулоти экосайёхӣ бо дарачаҳои байналмилалӣ боло бардоштани хизматрасонихои сайёхӣ мебошад. Татбиқи ин тадбирҳо бо пешниҳоди маҳсулоти сайёхии инноватсионӣ ва тағйироти мунтазами баъзе унсурҳои он мавқеи устувори имконпазири пайдо мекунад.

Барои расидан ба ҳадафҳои мақсадии рушди фаъолияти СЭ-и дар ҲТММ ва таъмини устуворияти геоэкологӣ дар худуди парваришгоҳи “Дараи Сабз” мебояд чунин унсурҳои механизми рушди устувор амалий карда шаванд:

- таъмини фазои мусоиди соҳибкорӣ дар заминаи такомули асноди меъёри – ҳукукии ташкил ва рушди СЭ;
- ҷалби сармоягузорӣ аз сарчашмаҳои мухталиф, аз чумла گрантӣ барои баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонихои сайёхӣ, бунёди инфрасохторҳои нав;
- такомули раванди ташкили СЭ тавассути ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионии пешрафта дар муассисаҳои ҲТММ;
- болоравии сатҳи даромади иқтисодӣ, фарҳангу маърифат ва тарбияи экологиии ахолӣ бо равона намудани маблағҳои мақсаднок барои ҳифзи гуногуншаклӣ ва гуногуннамудии биологӣ, дар умум мухити табиии беолоши ҲТММ;
- таъмини устуворияти геоэкологии парваришгоҳи “Дараи Сабз” бо назардошти ҷорисозии маҳдудиятҳои муайян ва ҳоказо.

Меъёрҳои баҳодиҳӣ ё арзёбии самароварӣ ва пешрафти СЭ дар доираи объекти табиии мушаҳҳас, аз чумла парваришгоҳи “Дараи Сабз” мебояд тавассути индикаторҳои зерин муайян ва аниқ карда шаванд, ки бе чунучаро заминаи воеии рушди СЭ-ро инъикос менамоянд:

- раванди болоравии таъодди ҷойҳои нави корӣ барои таъмини тамоми намуди хизматрасонихои сайёхӣ ба сайёҳони экологӣ;
- ҷараёни мунтазами бунёди объектҳои инфрасохтори сайёхӣ бо мутобиқсозии шароитҳои мавҷуда ба стандартҳои ҷаҳонӣ;
- динамикаи тағйироти таносуби объектҳои инфрасохтори нави сайёхӣ ва ҷойҳои нави корӣ бо ҳаҷми баланди музди маош;
- ҳаҷми маблағҳои ҷалбгардида дар алоқамандӣ бо намуди сарчашмаҳо ва дарачаи самароварӣ дар заминаи муайянсозии саҳми онҳо дар рушди сайёхӣ, аз чумла СЭ;
- шумора, давомнокӣ ва категория (сайёҳони доҳилӣ ё хориҷӣ)-ҳои сафарҳои сайёҳон ба худуди парваришгоҳи “Дараи Сабз”, меъёрҳои дигари дарачаҳои поёнӣ ва ҳоказо.

Таҷрибаҳои мавҷудаи давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон, натиҷаи омӯзиш ва таҳлили онҳо исбот менамоянд, ки барои рушди СЭ ва таъмини устуворияти геоэкологӣ омилҳои баёнгашта нақши калидӣ мебозанд ва

мебояд дар чараёни рушди такомули СЭ дар ХТММ-и ЧТ, аз чумла парваришгоҳи “Дараи Сабз” ба инобат гирифта шаванд.

ХУЛОСА

Натиҷаҳои таҳқиқоти гузаронидашуда оид ба хусусиятҳои асосии ташкили СЭ дар ХТММ-и вилояти Суғд дар мисоли парваришгоҳи “Дараи Сабз” ба баёни хулосаҳои муҳими зерин меоварад:

1. ХТММ-и вилояти Суғд, аз чумла парваришгоҳи “Дараи Сабз” дорои хусусиятҳои хоси табиию геоэкологӣ мебошанд, ки дар зуҳуроти соҳтори геологӣ, релеф, хок, иқлим, набототу ҳайвонот ва заҳираҳои рекреатсионӣ инъикос гаштааст [3-М].

2. Маҷмааҳои табиию геоэкологии чашмаҳои шӯру шифобаҳш ва обҳои маъданӣ осоишгоҳҳои “Ҳавотоғ”, “Зумрад”, “Оқсуқон” ва кӯлҳои зебоманзари табий, аз қабили “Ҳафткӯл”, “Қӯли Калон”, “Қӯлҳои Аловиддин”, “Искандарқӯл” мавзеъҳои потенциалии ташкили СЭ дар худуди вилояти Суғд арзёбӣ карда мешаванд [23-М].

3. Парваришгоҳи “Дараи Сабз”, ҳамчун ХТММ бо назардошти зарфияти табий (шароити табий-географӣ, геологӣ, ландшафтӣ, сарватҳои обии маъданиву рекреатсионӣ, олами набототу ҳайвонот) дорои потенциалҳои воқеии ташкил, такомул ва рушди СЭ мебошад [1-М, 2-М].

4. Парваришгоҳи “Дараи Сабз” берун аз минтақаи таъсири манбаъҳои табий ва антропогении захролудшавии радиоактивӣ ва партовоҳоҳои он ҷойгир аст, ки ҷанбаҳои мусбии онро инъикос мекунад [4-М].

5. Мавҷудияти парваришгоҳи “Дараи Сабз” дар вилояти Суғд, ҳамчун намунаи парваришгоҳи табиии мусоир, ҷангалзори бидуни таъсири антропогени, сарчашмаҳои обӣ, олами ҳайвоноти бою рангин, растанаҳои шифобаҳш, инфрасоҳтори рушдёфта, минтақаи Суғдро дар қатори мавзеъҳои бартаридоштаи рушди СЭ дар Тоҷикистон арзёбӣ мекунад [21-М].

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚОТ

Натиҷаҳои таҳқиқот мавҷудияти тамоми шароити заруриро барои рушди СЭ дар ХТММ-и вилояти Суғд, аз чумла, дар худуди парваришгоҳи “Дараи Сабз” исбот менамоянд ва пешниҳоди тавсияҳои зеринро ҷиҳати истифода дар амалия имконпазир мегардонад:

1. Барои ташкилу рушди СЭ дар худуди ХТММ-и вилояти Суғд баланд бардоштани сатҳи таъминоти иттилоотии он тавассути таҳияи сомона, блогҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ, ташкили рекламаи мақсаднок,

тахия ва интишори буклетҳо ва раҳнамоҳо ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ мувофиқӣ мақсад мебошад.

2. Ба субъектҳои ташкилкунандай СЭ дар парваришгоҳи “Дараи Сабз” тавсия дода мешавад, мутобики меъёрҳои моддаи 40-уми Қонуни ҶТ “Дар бораи худудҳои табиии маҳсус муҳофизатшаванда” бо заминистифодабарандагони ҲТММ “Дараи Сабз” бо шакли васеъи озод, ки дар диссертатсия пешниҳод шудааст, шартномаи тарафайн банданд.

3. Ҷиҳати таблиғу ташвиқи СЭ дар парваришгоҳи “Дараи Сабз” ташкили экскурсияҳои таълимӣ – омӯзиши барои муҳассилини муассисаҳои таҳсилоти миёна, миёнаи маҳсус ва олии қасбӣ таҳтироҳбарии олимон ва мутахассисони МДТ “ДДХ ба номи академик Б.Фафуров” роҳандозӣ карда шаванд.

4. Ҷорӣ намудани фаъолияти пурмаҳсули субъектҳои СЭ тавассути таҳияи ҳатсайрҳои сайёҳӣ бо назардошти имкониятҳои ташкилий ва моддӣ-техникии мавҷуда, ки аз натиҷаи таҳқиқоти диссертант бармеояд, барои истифода дар амалия тавсия дода мешавад.

5. Пешниҳод карда мешавад, ки ҳамкории самараноки Макомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд бо мақомоти давлатии даҳлдори Ҷумҳурии Ӯзбекистон баҳри ҷалби заҳираи сайёҳӣ-рекреатсияни Боги миллии “Зоомин”-и Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар рушди СЭ ба роҳ монда шавад.

РЎЙХАТИ АДАБИЁТ

1. Амонатова, М.А. Экотуристско-рекреационный ландшафтный потенциал Центрального Таджикистана [Текст] / М.А. Амонатова // Дисс... номз. илмҳои география. - Душанбе, 2021. - 150 с.
2. Гадоев, Ш.Д. Шароити геоэкологии мамнӯъгоҳи “Даштичум” ва арзёбии зарфияти он барои ташкили туризми экологӣ [Матн] / Ш.Д. Гадоев // Дисс... номз. илмҳои география. - Душанбе, 2020. - 160 с.
3. Диловаров, Р.Д. Объекти туризтии Искандарқӯл [Матн] / Р.Д. Диловаров, А.Ҳ. Ҳочаева. - Ҳуҷанд, 2023. - 30 с.
4. Диловаров, Р.Д. Туристско-рекреационное районирование западной части Ферганской зоны Республики Таджикистан [Текст] / Р.Д. Диловаров, А.Ҳ. Ҳочаева // Маводи II конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи “Географическое пространство: сбалансированное развитие природы и общества”. - Челябинск, 2021. - С.156-162
5. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи худудҳои табиии маҳсус муҳофизатшаванда» (Аҳбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с.2011, №12, мод.852; Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27.11.2014, №1159). - Душанбе, 26.12.2011, №788.

6. Мамадризохонов, А.А. Роль экотуризма в сохранении горных экосистем Таджикистана, охране и рациональном использовании его ресурсов [Текст] / А.А. Мамадризохонов, Ш.Д. Гадоев, Р.М. Назарбекова // Маводи конференсия байналмилалии илмий-назариявӣ дар мавзуи “Энергетические ресурсы в горных регионах Средней Азии в эпоху глобальных изменений: исследования и практика”. - Душанбе, 2016. - С.147-155.

7. Махкамов, Ф.Ф. Формирование и развитие туристских кластеров в горных регионах Республики Таджикистан [Текст] / Ф.Ф. Махкамов // Дисс... номз. илмҳои иқтисодӣ. - Душанбе, 2024. - 202 с.

8. Мухаббатов, Х.М. Географические основы рационального природопользования в горных регионах Таджикистана [Текст] // Х. Мухаббатов / Автореф. дисс... доктори илмҳои география. - Москва, 1999. - 38 с.

9. Мухаббатов, Х.М. Худудҳои табиии маҳсус мухофизатшаванди Тоҷикистон [Матн] / Х.М. Мухаббатов, А.С. Ниёзов. - Душанбе, 2017. - 234 с.

10. Особо охраняемые природные территории Республики Таджикистан [Текст] / Муаллифон: Ш.М. Курбонов, И.П. Устян, Р. Муратов, Р. Сатторов // Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе, 2011. - 86 с.

11. Раҳимов, С.А. Экономико-географические аспекты поддержки устойчивого развития и использования ресурсов особо охраняемых природных территорий Республики Таджикистан [Текст] / С.А. Раҳимов // Дисс... номзади илмҳои география. - Қӯлоб, 2023. - 171 с.

ФЕХРИСТИ ТАЪЛИФОТИ ИЛМИИ МУАЛЛИФ

I. Мақолаҳои илмие, ки дар мачаллаҳои тақризшаванди Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудаанд:

[1-М]. **Каримова М.Д.** Заминаҳои рушди туризми экологӣ дар Тоҷикистон [Матн] / **М.Д. Каримова** // Номаи Доnihgoxi MDT “ДДХ ба номи академик Б.Фафуров”. Силсилаи илмҳои табиатшиносӣ ва иқтисодӣ №1 (52). - Ҳуҷанд, 2020. - С.77-84. ISSN 2077-4974

[2-М]. **Каримова М.Д.** Парваришгоҳҳои вилояти Суғд – мавзеҳои ташаккулӯбии туризми экологӣ [Матн] / З.Ш. Умарова, А.И. Раҳимов, **М.Д. Каримова** // Номаи Доnihgoxi MDT “ДДХ ба номи академик Б.Фафуров”. Силсилаи илмҳои табиатшиносӣ ва иқтисодӣ №4 (55), 2020. - С.58-63. ISSN 2077-4974

[3-М]. **Каримова М.Д.** Ҳусусиятҳои рушди сайёҳии экологӣ дар худудҳои табиии маҳсус мухофизатшаванда [Матн] / **М.Д. Каримова** // Номаи Доnihgoxi MDT “ДДХ ба номи академик Б.Фафуров”. Силсилаи

илмҳои табиатшиносӣ ва иқтисодӣ №2 (57) . - Хуҷанд, 2021. - С.88-94.
ISSN 2077-4974

[4-М]. **Каримова М.Д.** Вазъи мусир ва проблемаҳои тараққиёти сайёхии экологӣ дар парваришгоҳи “Дараи Сабз” [Матн] / **М.Д. Каримова, А.И. Раҳимов** // Мачаллаи илми “Илм ва фановарӣ”-и Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои биологӣ, №2. - Душанбе, 2024. - С.172-179. ISSN 2312-3648

II. Мақолаҳо ва фишурдаи интишорот дар маҷмуаҳои дигар:

[5-М]. **Каримова М.Д.** История и развитие экологического туризма [Текст] / **М.Д. Каримова** // Маводи конференсияи илмӣ-амалии байналмилалӣ дар мавзӯи “Паёми Пешвои миллат-оинай рушди сиёсӣ, иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва мадании Тоҷикистон”, 19 марта соли 2019, Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ш.Панҷакент. Қисми 1. - Панҷакент, 2019. - С.322-325

[6-М]. **Каримова М.Д.** Чилучорчашма – мавзеи ташаккулёбии туризми экологӣ [Матн] / **М.Д. Каримова, З.Ш. Умарова, А.И. Раҳимов** // Маводҳои V конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии “Global science and innovations 2019: Central Asia” чилди X. Остона, Қазоқистон, 2019. - С.71-74. ISBN 978-601-341-108-8

[7-М]. **Каримова М.Д.** Влияние потеплении климата на изменчивость стихийных гидрометеорологические явления в условиях Таджикистана [Текст] / Д.А. Исмоилова, **М.Д. Каримова** // Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳурияй таҳти унвони “Тағиyrёбии иқлими, ақибгардии пиряҳҳо ва таъсири он ба заҳираҳои обии Осиёи Марказӣ” бахшида ба Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор” 2018-2028. - Хуҷанд: Нури маърифат, 2018. - С.170-175

[8-М]. **Каримова М.Д.** Ташаккулёбии туризми экологӣ дар мавзеи Искандаркӯл [Матн] / **М.Д. Каримова** // Маводи конфронтси илмӣ-назарияии магистрантон, унвончӯён ва олимони ҷавон бахшида ба солҳои 2019-2021 “Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ”. - Хуҷанд: ҶДММ “МТҲ-Даврон”, 2019. - С.95-97. ТКБ-65.011 Р-49

[9-М]. **Каримова М.Д.** Бассейновый принцип изучения водных ресурсов Согдийской области [Текст] / А.И. Раҳимов, М.Х. Аминов, **М.Д. Каримова** // Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-назарияй таҳти унвони “Омилҳои гидроиқлими истифодаи заҳираҳои оби Осиёи Марказӣ” бахшида ба 30-солагии Истиқололияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028” (Хуҷанд, 29 ноября соли 2019). - Хуҷанд: Нури маърифат, 2019. - С.293-295

[10-М]. **Каримова М.Д.** Рушд ва инкишофи соҳаи сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Н.А. Қодирова, М.Х. Аминов, **М.Д.**

Каримова // Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-назариявӣ таҳти унвони “Омилҳои гидроиклими истифодаи захираҳои оби Осиёи Марказӣ” баҳшида ба 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028” (Хӯчанд, 29 ноябрин соли 2019). - Хӯчанд: Нури маърифат, 2019. - С.207-211

[11-М]. **Каримова М.Д.** Рушди туризми экологӣ дар ҳудудҳои табиии маҳсусҳифзшаванда [Матн] / **М.Д. Каримова**, Н.А. Қодирова, М.Ҳ. Аминов, Ш.Ҳ. Гадоева // Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-назариявӣ таҳти унвони “Омилҳои гидроиклими истифодаи захираҳои оби Осиёи Марказӣ” баҳшида ба 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028” (Хӯчанд, 29 ноябрин соли 2019). - Хӯчанд: Нури маърифат, 2019. - С.190-193

[12-М]. **Каримова М.Д.** Имкониятҳои рушди туризми экологӣ дар ҳудудҳои табиии маҳсус муҳофизатшаванда [Матн] / **М.Д. Каримова**, К.М. Икромов // Маводҳои XI конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии “Global science and innovations 2020: Central Asia” силсилаи “Илмҳои география” Нур-Султон, Қазоқистон. №6(11). - Декабр, 2020. - С.80-83. ISSN 2664-2271

[13-М]. **Каримова М.Д.** Ледники Таджикистана-важнейшие ресурсы пресных вод [Текст] / А.И. Раҳимов, **М.Д. Каримова** // Маҷаллаи Илм ва Замин. - Хӯчанд: Нури маърифат, 2020. - С.97-101

[14-М]. **Каримова М.Д.** Замина ва омилҳои инкишофи сайёхии байналхалқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / М.Ҳ. Аминов, **М.Д. Каримова**, Н.А. Қодирова // Маҷмӯаи мақолаҳои илмии иштирокчиёни онлайн-конференсияи илмӣ – амалии байналмилалӣ таҳти унвони “Нақши омӯзиши забонҳои ҳориҷӣ дар рушди сайёхӣ ва муносибатҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон” (29 октябрин соли 2020). - Хӯчанд, 2021. - С. 315-320. ТДУ 4И (АНГЛ) ТКБ 81.2 Н39

[15-М]. **Каримова М.Д.** Истиқлолият ва рушди сайёхӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / М.Ҳ. Аминов, **М.Д. Каримова** // Самараи истиқлол. (Маҷмӯаи мақолаҳо). - Хӯчанд: Нури маърифат, 2021. - С.36-46. ТДУ 37.0 С27 ТКБ 74.3(5Т)

[16-М]. **Каримова М.Д.** Ташкил ва гузаронидани сайёхии экологӣ дар минтақаҳои кӯҳӣ [Матн] / **М.Д. Каримова**, Н.А. Қодирова, П.М. Абдуллоева // Маводҳои X конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии “Science and education in the modern world: challenges of the XXI century” (Илмҳои иқтисодӣ). - ш.Нур-Султон, Қазоқистон, 5-10.02.2022. - С.29-32. ISBN 978-601-332-271-1

[17-М]. **Каримова М.Д.** Сайёхӣ ва таъсири он ба иқтисодиёти кишвар [Матн] / М.Ҳ. Аминов, **М.Д. Каримова** // Маводи конференсияи чумхуриявии илмӣ-амалӣ бахшида ба “Бистсолаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақик ва риёзӣ” дар мавзуи “Рушди илмҳои табиатшиносӣ дар Чумхурии Тоҷикистон”. - Душанбе, 10.12.2021. - С.130-138

[18-М]. **Каримова М.Д.** Даствардҳои истиқлолият ва рушди сайёхӣ [Матн] / М.Д. Каримова // Маводи конференсияи чумхуриявии илмӣ-амалӣ бахшида ба “Бистсолаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақик ва риёзӣ” дар мавзуи “Рушди илмҳои табиатшиносӣ дар Чумхурии Тоҷикистон”. - Душанбе, 10.12.2021. - С.81-89

[19-М]. **Каримова М.Д.** Сайёхии экологӣ дар худудҳои табиии маҳсус муҳофизатшаванди Тоҷикистон (дар мисоли ВМКБ) [Матн] / **М.Д. Каримова**, О.Д. Раҳимов, К.М. Аминов // Маводҳои XI конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии “Science and education in the modern world: challenges of the XXI century” (Илмҳои иқтисодӣ). - ш.Нур-Султон, Қазоқистон, 2022. - С. 29-32

[20-М]. **Каримова М.Д.** Трансграничные территории в туризме: теоретические аспекты [Текст] / **М.Д. Каримова**, Н.А. Қодирова, П.М. Абдуллоева // Маводҳои конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии “Худудҳои фаромарзии Осиёи Марказӣ ва минтақаҳои ҳамсаъ: имкониятҳо ва мушкилоти ҳамкорӣ”. Қисми I. (ш. Самарқанд, Ӯзбекистон, 5-6 майи соли 2022). - Самарқанд, 2022. - С.165-169. ТДУ 911 ТКБ 26.8

[21-М]. **Каримова М.Д.** Истифодабарии сарватҳои табиии “Дараи Сабз” ҳамчун омили рушди сайёхии экологӣ [Матн] / **М.Д. Каримова** // Самтоҳи рушди илмҳои табиатшиносӣ: мушкилот ва дурнамои он дар Осиёи Марказӣ (маводи конференсияи илмӣ-амалӣ). - Хучанд: Нури маърифат, 2022. - С.142-150. ТКБ 74.264 ТДУ 5.02+001 С-27

[22-М]. **Каримова М.Д.** Факторы развития экологического туризма в “Зеленой долине” Шахристанского района [Текст] / **М.Д. Каримова** // Нашри V байналмилалии китобҳои кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил / “Беҳтарин олимони ҷавон – 2022”: V маҷмӯаи китобҳои байналмилалии асарҳои илмии олимони ҷавон (ш. Нур-Султон, Қазоқистон, 15 апрели соли 2022). - Нур-Султон, 2022. - С. 35-38. ISBN 978-601-332-991-8

[23-М]. **Каримова М.Д.** Киштутдарё – асоси рушди устувори сайёхии экологии Тоҷикистон [Матн] / **М.Д. Каримова** // Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-назариявӣ дар мавзуи “Рушди илм ва маориф дар шароити ҷаҳонишавӣ дар мисоли шароити кӯҳистон: мушкилот, равишҳои наъ ва таҳқиқотҳои даҳлдор” бахшида ба 30-солагии Иҷлосияи XVI Шурои Олии Чумхурии Тоҷикистон ва 30-солагии Донишгоҳи давлатии Ҳоруғ ба номи Моёншо Назаршоев. - Ҳоруғ, 2022. - С.84-87

[24-М]. **Каримова М.Д.** Шароити геоэкологии худудҳои табиии маҳсус мухофизатшавандай вилояти Суғд [Матн] / **М.Д. Каримова**, А.И. Раҳимов // Сарватҳои табиии Тоҷикистон: таҳқиқоти геологӣ, вазъи кунунӣ ва дурнамои он (маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ). - Ҳуҷанд: Қова, 2024. - С.159-165. ТДУ 373.167.1 ТКБ 26.8Я72+74.262.6

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ХУДЖАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА БОБОДЖОН ГАФУРОВА»**

УДК 338.482.22: 502.4(575.31)

На правах рукописи



Карими Мадина Давронзода

**ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ТУРИЗМА НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАРАИ САБЗ) И
ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ**

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
доктора философии (PhD) - доктора по специальности
6D091100 – Геоэкология и управление природопользованием
(6D091101.02 – Отрасль географических наук)

Худжанд - 2025

Диссертация выполнена на кафедре геоэкологии и методики преподавания факультета геоэкологии и туризма ГОУ «Худжандский государственный университет имени академика Бободжон Гафурова»

**Научный
руководитель:**

Рахимов Абдулфаттох Ибрагимович, доктор географических наук, профессор кафедры геоэкологии и методики преподавания факультета геоэкологии и туризма ГОУ «Худжандский государственный университет имени академика Бободжон Гафурова»

**Официальные
оппоненты:**

Мамадризохонов Акбар Алихонович, доктор биологических наук, профессор кафедры географии и туризма Хорогского государственного университета имени Моёншо Назаршоева;

Диловаров Рахматшо Диловарович, кандидат географических наук, доцент кафедры экономической и социальной географии ГОУ «Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддин Айни»

**Ведущая
организация:**

ГОУ «Кулябский государственный университет имени Абуабдуллох Рудаки»

Защита диссертации состоится «02» декабря 2025 г. в 10⁰⁰ часов на заседании разового совета объединенного диссертационного совета 6D.KOA-057 Таджикского национального университета и Института геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Национальной академии наук Таджикистана (734025, г. Душанбе, Буни Хисорак, корпус 17, зал диссертационного совета, e-mail: malikdod@mail.ru, телефон учёного секретаря: (+992) 93 523 70 85).

С диссертацией можно ознакомиться в центральной библиотеке Таджикского национального университета и на официальном сайте www.tnu.tj.

Автореферат разослан «____» ____ 2025 г.

**Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат технических наук, доцент**



Гайратов М.Т.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В начале XXI века доля сегмента туризма в общем объеме внутреннего валового продукта государств выросла в три раза, и рост его вклада в инвестирование составил 12%, а в товаропроизводство – до 10%. Особенно развитие получил новый вид туризма – экологический (ecotourism), по сути, нацеленный на удовлетворение потребности граждан к девственной природной среды.

Ускоренный рост потребности в экологическом туризме (ЭТ) инициировал необходимость поиска соответствующих регионов для обеспечения конкурентоспособности и эффективности отрасли, и в этом плане, экотуризм может развиваться также в особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Развитие ЭТ, в свою очередь, связано с формированием и усовершенствованием системы ООПТ – заповедников, природных заказников, национальных парков, природных, геологических, геоморфологических и ландшафтных памятников. В этом процессе требуется разработка альтернативной стратегии развития ООПТ, уточнение роли и места в них ЭТ.

Положительные экономические результаты, достигнутые на пути развития ЭТ в Таджикистане, в целом влияют также и на регионы страны. Однако, для обеспечения постоянной эффективности от использования существующих природных ресурсов следует провести исчерпывающую и относительную оценку туристического и рекреационного потенциала республики на региональном уровне. До настоящего времени разные аспекты развития ЭТ в ООПТ Согдийской области, в особенности, конкретного природного объекта «Дараи Сабз» не становились объектом всестороннего изучения и требуют специальных исследований.

Степень изученности научной темы. Развитие туризма, в том числе ЭТ, как новой отрасли экономики, требует изучения с разных курсов и с учетом всех его аспектов. Однако, данная проблема в исследованиях отечественных и зарубежных ученых во многом осталась не полностью раскрытой. Хотя в результате развернутых и конкретных научных работ М.И. Абрамовой (2022), В. Азара (1999), Д.М. Астанина (2022), А.В. Бабкина (2003), А.Г. Банникова (2003), М.Б. Биржакова (2004), В.С. Боголюбова (2010), Ю.А. Вершининой (2012), О.Б. Глазера (2012), Н.Р. Данилиной (1999), А.А. Дорофеева (2003), А.В. Дроздова (2005), Е.С. Звягиной (2014), Е.М. Коростелева (2008, 2017), А.Б. Косолапова (2005), А.В.Кутузова (2002), Е.Ю.Ледовских (2002), А.Б. Лукичева (2012), В.С. Преображенского (1975), М. Семеновой (2009), А.А.Тишкова (2002), В.В.Храбовченко (2004), Е.Ю. Хрусталева (2011) и других были определены концептуальные вопросы ЭТ, однако многие проблемы в этой области все еще остаются неисследованными.

В Республике Таджикистан до периода Государственной независимости проблематика туризма, в том числе и ЭТ, как надежной предпосылки для экономического развития, оставалась вне поля зрения экономической политики государства. За последние 15-20 лет проведены лишь отдельные исследования таджикскими учеными С.Я. Абдурахимовым (2003), Л.А. Алибековым (1994), М.А. Амонатовой (2021), Р.Б. Баротовым (1984), Ш.Д. Гадоевым (2020), Р.Д. Диловаровым (2013), Д.Н. Ёровым (2009), Э.Х. Ибрагимовым (1997), Р.А. Иброгимовой (2023), И.И. Исмоиловым (1988), Х.Е. Карамхудоевым (2021), А.А. Мамадризохоновым (2013, 2016), Ф.Ф. Махкамовым (2024), Х.М. Мухаббатовым (1999, 2017), Н.К. Наимзода (2023), С.А. Рахимовым (2023), Х.М. Сайдмуродовым (1982), М.К. Сайдовым (2014), А.М. Сафаровым (2023), М. Собировым (2017), М.И. Табаруковым (2018), А.Х. Ходжаевой (2023) и др. Следует отметить, что результаты этих исследований явно недостаточны для решения существующих в отрасли проблем.

Зарубежные и отечественные ученые провели специальные исследования с целью изучения и анализа основных вопросов ЭТ, среди которых: шкалирование и оценка рекреационного потенциала ООПТ, их классификация, охрана природных территорий, что подчеркивает высокую значимость экотуризма для развития экономики стран. В настоящее время, исследование формирования и развития ЭТ, его влияния на природный комплекс и экономику ООПТ Согдийской области, в том числе заказника «Дараи Сабз» («Зеленое ущелье»), находится на недостаточном уровне. В частности, актуальные проблемы в направлении формирования и развития ЭТ в ООПТ, в том числе в заказнике «Дараи Сабз» Согдийской области, диктуют необходимость повышения уровня исследований.

Связь исследования с научными программами (проектами) и темами. Диссертационное исследование выполнено в рамках реализации «Стратегии развития туризма в Республике Таджикистан на период до 2023г.», принятой Решением Правительства Республики Таджикистан от 1.08.2018 года, №372. Тема диссертации соответствует приоритетным направлениям Программы развития науки, техники и технологий в Республике Таджикистан на 2021-2025 гг., утвержденной Решением Правительства Республики Таджикистан от 26.09.2020 года, №503.

Диссертационное исследование выполнено на основе перспективного плана научно-исследовательских работ Государственного образовательного учреждения «Худжандский государственный университет имени академика Б.Гафурова» на 2016-2020 гг. и в соответствии с индивидуальным планом докторанта PhD (протокол Ученого совета университета от 29.11.2018, №4).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования. Целью диссертации является исследование природных, геоэкологических и экологических особенностей ООПТ на примере заказника «Дараи Сабз» с целью организации ЭТ.

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1. Изучить и проанализировать научную литературу, статистические данные и отраслевые отчеты об организации ЭТ в ООПТ и его влиянии на геоэкологическую устойчивость региона.

2. Провести полевые исследования посредством комплексных научных экспедиций, осуществить сбор, камеральная обработка и анализ материалов.

3. Исследовать природно-геоэкологические условия ООПТ Согдийской области, провести видовую и высотную классификацию природных ресурсов на территории заказника «Дараи Сабз».

4. Уточнить основные факторы организации и развития ЭТ, особенности их изменений на территории заказника «Дараи Сабз».

5. Разработать карты, маршруты ЭТ на территории заказника «Дараи Сабз» с описанием и конкретными пояснениями.

6. Определить факторы, обеспечивающие геоэкологическую устойчивость ООПТ в условиях организации в них ЭТ.

Объект исследования. На основе оценки условий и конкретных природных и геоэкологических ресурсов в качестве объекта для организации ЭТ был выбран заказник «Дараи Сабз», расположенный на северной части Туркестанского хребта.

Предмет исследования: потенциал организации ЭТ в ООПТ Согдийской области, в том числе в заказнике «Дараи Сабз».

Научная новизна результатов диссертации заключается в том, что исследование впервые проведено на уровне конкретной ООПТ:

- комплексное исследование условий и природно-геоэкологических ресурсов ООПТ Согдийской области как, природного и туристического объекта;

- оценка возможностей, потенциала организации и развития ЭТ на основе природно-геоэкологических ресурсов ООПТ Согдийской области;

- разработка геоэкологической, рекреационной карты и туристических маршрутов в ООПТ (заказник «Дараи Сабз»);

- изучение непосредственного и взаимного влияния ЭТ на геоэкологическую среду ООПТ.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в деятельности Комитета по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан.

лики Таджикистан, отдела развития туризма Исполнительного органа государственной власти Согдийской области, Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, Главного управления охраны окружающей среды в Согдийской области, а также в учебном процессе специальностей естествознания в учреждениях высшего профессионального образования, в том числе аграрного, географического, экологического, туристического направление.

Положения выносимые на защиту:

1. Определение структуры, состояния и особенностей ООПТ Согдийской области позволяет обеспечить развитие и рациональное использование их туристического и рекреационного потенциала.
2. Научно обоснованное использование ООПТ Согдийской области на примере заказника «Дараи Сабз» имеет целью ограничить вредное воздействие на окружающую среду.
3. Изучение влияния ЭТ на геоэкологическую устойчивость местности даёт возможность определить минимальный уровень воздействия на природную среду территории заказника «Дараи Сабз».
4. Разработка конкретных рекомендаций по развитию ЭТ в ООПТ Согдийской области позволит сохранить геоэкологические ресурсы.

Степень достоверности результатов диссертации подтверждается всесторонним анализом отраслевой литературы, использованием современных методов полевых и лабораторных исследований, апробацией результатов на международных, региональных, республиканских научных конференциях, публикацией результатов в рецензируемых изданиях ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Тема диссертационного исследования соответствует положениям следующих пунктов паспорта специальности 6D091100 – Геоэкология и управление природопользованием (6D091101.02 – Отрасль географических наук):

1.10. Разработка научных основ эффективного использования и охраны водных, земельных, рекреационных, минеральных и энергетических ресурсов Земли;

1.16. Геоэкологические аспекты устойчивого развития регионов;

1.17. Геоэкологическая оценка территорий. Современные методы геоэкологической картографии, информационные системы в геоэкологии.

Личный вклад соискателя учёной степени в исследование. В диссертации изложены результаты многолетних исследований автора. Соискатель принимала непосредственное участие в полевых работах, инженерно-геоэкологических, экологических наблюдениях, а также в картографировании местности, самостоятельно составляла инженерно-

геоэкологические карты, провела оценку развития ЭТ в Согдийской области.

Апробация диссертации и внедрение ее результатов. Основные результаты диссертации обсуждались на научно-теоретическом семинаре кафедры геоэкологии и методики преподавания, научно-практических конференциях ГОУ «ХГУ имени академика Б. Гафурова (2018-2024), международной научно-практической конференции на тему «Послание Лидера нации - зеркало политического, социально-экономического и культурного развития Таджикистана» (Пенджикент, 2019), V-VI, XI научно-практических конференциях «Global science and innovations: Central Asia» (Астана, Казахстан, 2019-2022), республиканской научно-практической конференции, посвященной «Двадцатилетию изучения естественных, точных и математических наук» (Душанбе, 2021), международной научно-практической конференции на тему «Трансграничные территории Центральной Азии и сопредельных регионов: возможности и проблемы сотрудничества» (Самарканд, Узбекистан, 2022), научно-практической конференции на тему «Направления развития естественных наук: проблемы и перспективы в Центральной Азии» (Худжанд, 2022), международной научно-теоретической конференции на тему «Развитие науки и образования в условиях глобализации на примере горных условий: проблемы, новые тенденции и соответствующие исследования» (Хорог, 2022), республиканской научно-практической конференции на тему «Природные ресурсы Таджикистана: геологические исследования, их нынешнее состояние и перспективы» (Худжанд, 2024), а также в других научных платформах и мероприятиях.

Публикации по теме диссертации. Основные разделы и материалы диссертационной работы отражены в 24 научных статьях, 4 из которых опубликованы в рецензируемых изданиях, рекомендаемых Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, библиографии (133 источников, в том числе 64 зарубежных научных работ) и включает 33 рисунков, 23 таблиц и 9 диаграмм. Объем работы изложен на 174 страницах.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В первой главе, названной «Научно-методологические основы организации экологического туризма, факторы развития особо охраняемых природных территорий» подробно излагаются и анализируются подходы и мнения ученых и исследователей разных отраслей естествознания в направлении интерпретации понятия ЭТ и целесообразности использования ООПТ, как туристического объекта.

Отмечается, что во всестороннее изучение и анализ понятия ЭТ существенный вклад внесли российские ученые М.И. Абрамова, В. Азар, Д.Л. Арманд, Д.М. Астанин, А.В. Бабкин, А.Г. Банников, В.С. Боголюбов, В.А. Борисов, М.Б. Биржаков, Ю.А. Вершинина, О.Б. Глезер, Н.Р. Данилина, А.А. Дорофеев, А.В. Дроздов, Н.М. Забелина, Е.С. Звягина, А.Н. Иванов, Н.А. Исканов, Е.М. Коростелев, А.Б. Косолапов, А.В. Кутузов, Е.Ю. Ледовских, А.Б. Лукичев, В.С. Преображенский, М. Семенова, А.А. Тишков, В.В. Храбовченко, Е.Ю. Хрусталев, В.П. Чижова и другие. Исследования в этом направлении осуществлены также и целым рядом отечественных ученых, как С.Я. Абдурахимов, Х. Аброров, М. Акмалов, Л.А. Алибеков, М.А. Амонатова, Р.Б. Баротов, Ш.Д. Гадоев, А. Давлатов, Р.Д. Диловаров, Д.Н. Ёров, Р.Г. Забиров, Р.А. Иброгимова, Э.Х. Ибрагимов, И.И. Исмоилов, Х.Е. Карамхудоев, А.А. Мамадризохонов, Ф.Ф. Махкамов, Х.М. Мухаббатов, Н.К. Наимзода, С.А. Рахимов, Х.М. Сайдмуродов, М.К. Сайдов, М. Собиров, М.И. Табаруков, А.Х. Ходжаева и другие.

В целом, вопрос использования ООПТ в качестве туристического объекта обладает достаточно высоким уровнем научной исследуемости, однако в большинстве вышеуказанных исследованиях в основном уделяется внимание заповедникам и национальным паркам. Также уточняется, что организация ЭТ в ООПТ Таджикистана – относительно новое явление последних лет и по причине начального этапа своего формирования еще не становилось объектом полноценного и всестороннего исследования.

По этой причине, возникает необходимость исследования влияние туризма с ориентированностью на сохранение биологического разнообразия, развития экономики региона и использования рекреационных ресурсов ООПТ. Поэтому, развитие ЭТ на особо охраняемых территориях может стать фактором устойчивого развития региона.

В данной главе, посвященной анализу и оценке возможностей организации ЭТ в ООПТ, подробно рассматриваются и анализируются основные аспекты его развития в границах ООПТ Таджикистана. В Республике Таджикистан общая площадь ООПТ занимает 3,1 млн. гектаров, из них: национальные и природные парки – 19,1%, заказники – 2,1%, заповедники – 1,2%, что в целом составляет 22% территории страны. ООПТ охватывают территорию трех государственных заповедников и одного биосферного резервата общей площадью 173 320 га (75% комплексные, 25% зоологические), четырех национальных и природно-исторических парков – 2 606 805 га (75% комплексные, 25% ландшафтные), 13 заказников республиканского значения площадью более 313 260 га (15% ландшафтные, 31% комплексные, 38%

зоологические, 8% горно-лесные, 8% ботанические). Также, на этой территории существуют три природные рекреационные зоны, более 20 природных мест отдыха, лечения и более 160 природных памятника [11, с.34]. Кроме того, до настоящего времени не проводилось обосновленных исследований для определения геоэкологической устойчивости ООПТ Согдийской области, в особенности, заказника «Дараи Сабз» в организации и развитии ЭТ, также не встречается конкретная характеристика таких исследований в научной литературе. Именно эти особенности являлись основой для научной концепции и выбора ключевой темы диссертационного исследования.

Содержание второй главы диссертации «Природно-геологическая характеристика экотуристско - рекреационных ландшафтов Согдийской области» включает подробное описание природно-географических и геоэкологических условий региона, возможности сохранения его природного разнообразия, и эти аспекты стали объектом специального научного изучения и проведения всестороннего геоэкологического анализа.

В этой приведена собранная автором имеющаяся информация о природных и геоэкологических особенностях Согдийской области, охватывающей западную часть Ферганской долины с ее предгорьями и холмистыми склонами, а также Зеравшанскую долину. Результаты исследования доказывают, что в ООПТ Согдийской области на геоэкологическую устойчивость ООПТ, в первую очередь влияют природные явления и стихийные бедствия, численность которых достигает 350 в год. Большую часть таких процессов составляют оползни, сели и наводнения (77%), из этого числа 55% приходятся на Айнинский и Пенджикентский районы [11, с.59]. В большинстве ООПТ Согдийской области не наблюдается возникновение селевых процессов и лишь вокруг заказника «Зеравшан» зафиксированы случаи оползней и схода лавин. Среди ООПТ Согдийской области оползни в основном наблюдаются на территории заказника «Макони сугур». Опасность схода снежных лавин отмечена на территории заказников «Зеравшан» и «Дараи Сабз» [24-А] (рисунок 1).

Исследуемый объект - заказник «Дараи Сабз» расположен в местности, далекой от опасных геодинамических процессов, источников радиационного воздействия и захоронений отходов, имеющих радиоактивное свойство (рисунок 1) и этот фактор доказывает, что данная местность не может стать источником опасности для местных и иностранных туристов, или же, наоборот, характеризует территорию заказника как местность с благоприятной экологической среды [4-А].




Рисунок 1. - Потенциально и вероятные опасные геодинамические процессы в Согдийской области

Природный ландшафт соленых озер, лечебные минеральные воды санаториев «Хаватаг», «Зумрад», «Оксукан» и красоту таких озёр, как «Хафткуль», «Кули Калон», «Озеро Аловиддина», «Искандеркуль» диссертант оценивает как дополнительный потенциал для развития ЭТ в Согдийской области [1, 3, 4, 23-А].

Красивая и уникальная природа ООПТ Согдийской области, в том числе, пять заказников и один национальный парк (таблица 1, рисунок 2) общей площадью 107 690 га, вносят особый вклад в сохранение флоры и фауны, природных ландшафтов. Они создают благоприятные условия для организации ЭТ и развития ресурсов экотуристско-рекреационных услуг [2-А, 22-А].

Таблица 1. - Краткая характеристика ООПТ Согдийской области [9, 10]

Название ООПТ	Дата создания	Площадь, га	Административно-территориальное разделение	Цель заказника
Заказник «Макони сугур»	30.12.1977	15049	Аштский район	охрана и восстановление количества, популяции одного вида сурка Мензбир, внесенного в Красную книгу
Заказник «Дараи Сабз»	09.05.1959	18266,99	Шахристанский район	охрана и восстановление арчовника и уникальных животных и растений
Заказник «Ориён»	01.03.1972	4120	Айнинский район	охрана и восстановление арчовых рощ на склонах Зеравшанского хребта

Продолжение таблицы 1.

Название ООПТ	Дата создания	Площадь, га	Административно-территориальное разделение	Цель заказника
Заказник «Зеравшан»	10.06.1976	2380	город Пенджикент	разведение и охрана природной популяции уникальнейшего подвида зеравшанского фазана
Заказник «Искандеркуль»	12.12.1969	27874	Айнинский район	охрана удивительных и красивых местностей, арчовой рощи, горного козла и в целом уникальной природы
Национальный природный парк «Ягноб»	02.05.2019	40000	Айнинский район	сохранение уникального генофонда фауны и флоры, экосистемы, природных и исторических богатств
Общая площадь				107 690




Рисунок 2. - Географическое расположение ООПТ Согдийской области

ОПТТ Согдийской области в связи с их высотным расположением над уровнем моря до сих пор не были классифицированы учеными и специалистами. Ввиду этого, опираясь на принципы классификации, предложенные Х.М. Мухаббатовым [8], доктором наук было предпринята смелая попытка классифицировать ООПТ по вертикальному расположению с учётом особенностей рельефа. Соответствующие сведения об использовании этого методики отображены в таблице 2 и считаются вкладом автора докторской диссертации в изучение геоэкологических условий ООПТ Согдийской области.

Таблица 2. - Вертикальное размещение ООПТ Согдийской области, метр над уровнем моря

Название ООПТ	Высота над уровнем моря и вид рельефа					
	300-600, равнина	601-900, предгорье	901-1600, низкогорье	1601-2800, среднегорье	2801-4500, высокогорье	более 4501, нивальная зона
Заказник «Макони сугур»			+	+	+	
Заказник «Дараи Сабз»			+	+	+	
Заказник «Ориён»				+	+	
Заказник «Зеравшан»			+	+	+	
Заказник «Искандеркуль»				+	+	+
Национальный природный парк «Ягноб»				+	+	

Источник: составлено автором на основе данных [8]

Третья глава «Оценка природно-геоэкологических ресурсов заказника «Дараи Сабз» с целью организации экологического туризма» включает подробные сведения о природных ресурсах заказника «Дараи Сабз» и результаты глубокого и всестороннего анализа его природно-географических условий. Также, на основе оценки существующих природных ресурсов и рекреационных возможностей изучается вопрос об организации и развитии ЭТ на территории объекта исследования.

Наряду с этим, оценивается природно-геоэкологический потенциал заказника «Дараи Сабз» на основе нескольких критериев (природно-географические, геоэкологические, геологические, ландшафтные условия, почва, флора и фауна, водные, минеральные и рекреационные ресурсы).

Исследуемая территория в силу разнообразия его ландшафта является начальным этапом в развитии ЭТ и требует специальных и глубоких научных исследований с целью организации устойчивого развития ЭТ в перспективе.

Ботанический заказник «Дараи Сабз» (бывший Кусавлисой) был учрежден в северной части Туркестанского хребта и Шахристанского перевала на высоте 2700-3000 м над уровнем моря. Географическое местоположение заказника «Дараи Сабз» – $39^{\circ}37'13''$ северной широты и $68^{\circ}40'26''$ восточной долготы, общая площадь заказника – 18 266,99 гектаров. Он расположжен на юго-западе административной территории Шахристанского района, на севере граничит с селом Фирдоуси, на юге с Айнинским районом, на западе с административной территорией Джиззахской области Республики Узбекистан (рисунок 3).

Самой высокой точкой территории заказника является Шахристанский перевал – 3800 м, а самая низкая точка заказника составляет 1200 м. Средняя часть заказника разделена на две местности: Джумавлисой и Кусавлисой, между которыми протекает речка Кусавли [21-А].

Из общей площади заказника «Дараи Сабз» (18266,99 га) 15253,96 га составляют леса, 17 га – пахотные земли, 650,2 га – пастбища, 128 га – подводный грунт, 11 га – дороги и тропы для передвижения скота, 1,18 га – земли под зданиями и домами, улицы, площади, остальные 2205,65 гектаров занимают другие земли (диаграмма 1).




Рисунок 3. - Карта расположения заказника «Дараи Сабз»

Источник: составлено автором




Диаграмма 1. - Характеристика категорий использования земли в заказнике «Дараи Сабз»

Источник: разработано автором на основе информации Государственного лесного учреждения Шахристанского района

Климат региона умеренный горно-континентальный и постепенно меняется по мере движения вверх. Средняя годовая температура $4,4^{\circ}\text{C}$, самым холодным месяцем является январь, а самым жарким – июль, и судя по наблюдаемым показателям дневная температура на площадях арчёвника в середине региона в июле достигает $25\text{--}26^{\circ}\text{C}$. Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха и воды с мая по сентябрь, что

соответствует периоду организации сезонного туризма, составляет от 9,3 до 10,4°C (диаграмма 2).

В летние месяцы температура воздуха на горных склонах параллельно с вертикальными градиентами снижается до 0,6 – 0,7°/100м.

В высокогорных регионах летом погода также переменчива, жаркие ясные дни могут внезапно смениться дождли-вым ветром и даже снегом. Первые заморозки начинаются 20-го сентября, а дни без осадков составляют всего 95-96 дней в году.

Среднегодовые осадки составляют более 300 мм, а в высокогорье – до 400 мм. Независимо от проявления сезонной засухи в некоторые годы, в местах роста арчовника годовой баланс влажности имеет отрицательное значение и по мере движения вниз постепенно ощущается снижение уровня влажности.

На территории заказника наблюдается морфологический тип среднегорного рельефа. Он лежит на пределах от 1200-1500 м до 3000 м высоты от уровня моря и соответствует зоне светло коричневой почвы с золовыми породами.

В данной главе приведена карта пространственного распространения арчовых деревьев в зависимости от высоты расположения над уровнем моря с использованием использованной автором программы QGIS (рисунок 4). Анализ данных уточняет, что в пространственном распространении арчовых деревьев примерно 5% составляет туркестанская арча (*Juniperus turkestanica*), 20% - зеравшанская арча (*Juniperus seravschanika*), а остальные 75% - полусферическая арча (сауарча) (*Juniperus semiglobosa*) [4-А].

Также в растительный мир заказника принадлежать следующие виды растений: шиповник (*Rosa conina*), барбарис (*Berberis heterophyllum*), эфедра (*Ephedra equisetina*), осока (*Carex pachystylis*), ревень (*Rheum Maximoviczii*), колокольчик (*Campanulaceae*), мятылик (*Poa lubrica*), лук анзур (*A. Rosenbachianum*), бузульник (*Ligularia altissima*), одуванчик (*Taraxacum glaucivirens*) и т.п.

Мир фауны заказника относится к горно-лесному типу. В этой местности обитают виды, занесенные в красную книгу: туркестанская




Диаграмма 2. - Среднесуточная температура в мае-сентябре

Источник: информация Согдаийского областного гидрометеорологического центра




Рисунок 4. - Карта пространственного распространения арчовника в заказнике (зелёный цвет):

- распространение зеравшанской арчи на высоте 1875 до 2400м;
- распространение туркестанской арчи на высоте 2300 до 2400м;
- распространение полусферической арчи на высоте 2000 до 3000м.

Источник: составлено автором

кошка (*Felis Lynx isabellina*), снежный барс (*Uncia uncia*) и бурый медведь (*Ursus arctos Isabellinus*).

Такие виды животных, как лиса (*Vulpes vulpes*), барсук (*Meles meles*), сибирский волк (*Canis sibirica*), сурок (*Martes foina*), кабан (*Sus scrofa*) также считаются обычными обитателями заказника. Из представителей орнитофауны в основном встречаются золотой орёл (*Aquila chrys*), куропатка (*Alectoris kakelik*), сова (*Bubo bubo*), альпийский грач (*Corvus monedula*), сорока (*Pica pica*), удод (*Upupa epops*), белый вагтаил (*Motacilla alba*), сокол (*Sylvia nisori*), синяя птица (*Myophonus caeruleus*) и другие. Здесь также встречается пятнистый фазан (*Leptopoecile sophia*), занесенный в Красную книгу Таджикистана, как исчезающий и редкий вид [10, с.74] (рисунок 5).

Отмечается, что одним из основных условий развития туризма является обеспечение безопасности

туристов на протяжении маршрута. Поэтому в процессе исследования с целью вероятного обеспечения безопасности туристов были изучены и проанализированы местоположение, повадки и биологические свойства, направление движения и другие особенности представителей диких зверей заказника. Всесторонний анализ результатов изучения, особенно, в рамках направления движения и ареала диких зверей – обитателей заказника свидетельствует, что местоположение мира фауны заказника не может стать препятствием и источником опасности при развитии ЭТ в контексте предполагаемых туристических маршрутах.

В соответствии с результатами диссертационного исследования на базе градиурование, используемый в управлении охраняемых территорий, природная территория заказника «Дараи Сабз» отнесена к 4-ой градации, т.е. к территории, в которой обеспечивается государственная охрана определенных видов флоры и фауны, природных условий. Определено, что на данной территории осуществляется государственный контроль с целью сохранения природных условий и особых видов растений или животных.

В процессе исследования были изучены геоэкологические особенности заказника «Дараи Сабз» и выявлен биогеохимический процесс формирования особого биоценоза – почвенно-травянистого покрова в виде бугорков различных форм высотой 0,4-0,7 м с высоким уровнем подземных вод на площади 350-400 га. Данное явление развито на высотах 1450-2200 м, на склонах гор, с наклоном 28-40° юго-восточной экспозиции (рисунок 6).

Изучение геоэкологических особенностей местности в периметре указанного региона доказывает, что выше почвенно-травянистого покрова с бугорками разной формы существуют провалившиеся слои пластинчатого вида толщиной 14-22 см, что связано с тектоническим движением горного массива и в некоторых точках наблюдается вероятное начало образования оврагов. На всей площади региона, с самой его высокой точки до точки протекания речки, на делювиальных, пролювиальных




Рисунок 5. - Местоположение представителей мира фауны в заказнике

Источник: составлено автором



Рисунок 6. - Геоэкологические особенности в заказнике «Дараи Сабз»

Источник: снимок автора

и аллювиальных породах лежит почвенной покров толщиной 6-13 см (в месте, где есть указанные бугорки – до 35-60 см). В частности, в некоторых местах концентрации подземных или грунтовых вод, также наблюдается образование иллювиальных пород. Следует отметить, что в этой части заказника, растительный покров хоть и является относительно высокопродуктивным и плотным, а также, в тех частях, где расположены арчевые деревья, наблюдается разреженность леса в верхней части горного склона и возрастание количества деревьев вниз по склону. Среди арчевых деревьев, в направлении с верхней части склона до самого ее низа наблюдается скопление частиц почвообразующих пород разного диаметра, что можно отнести к процессу раздробления и естественного движения раздробленных геологических пород по склону. Можно предположить, что в связи с расчленённостью рельефом местности на протяжении долгого периода происходило разделение на частицы разного размера и постепенно природные факторы способствовали образованию плодородных частиц почвы под воздействием ветра, влаги, растительного покрова, животного мира, температуры и других факторов на геологические породы.

Конкретные результаты были получены посредством полевых наблюдений, измерений, изучение морфологических, геоэкологических и педосферических особенностей позволяет оценивать причины образования и формирования отдельных особенностей данной местности, ставшей объектом исследования, и выдвинуть предположения и гипотезы в рамках существующих научных теорий. Например, предполагается, что на протяжении геологических периодов под воздействием влаги от природных осадков, температуры и света, деятельности простейших и сложных организмов постепенно произошло перемещение частиц и осколков из верхней части склона в его нижнюю часть. Движение

изменяющихся химических соединений способствовало скоплению тонких частиц на равнинной местности и образованию плотного слоя геологических пород, затруднению просачивания влаги, что привело к концентрации влаги и повышению уровня подземных вод с появлением условий луговости. В результате этих процессов широко распространился растительный покров с продуктивным ростом биомассы на обломках геологических пород – делювия, пролювия и аллювия, и постепенно покрыл поверхность геологических пород. Продолжение указанного процесса на протяжении долгого времени привело к тому, что на равнинной части местности сформировался почвенно-травянистый покров в форме бугорков разного размера, а высокий уровень грунтовых вод и затрудненность просачивания влаги в почвенный слой и материнские породы указывает на существование процесса образования геохимических барьера.

Происхождение описанного типа рельефа объясняется снижением склоновых процессов аллювиального характера с почвенным и растительным покровом. Кроме того, представители животного мира (например, диких кабанов, микроорганизмов, бактерий и т.д.) постоянно добывая себе пищу, способствуют росту корневой части растений и изменению геоэкологической среды местности.

В четвертой главе, названной «Правовые и эколого-экономические возможности развития туризма в особо охраняемых природных территориях», докторант анализирует правовые, экологические, экономические и другие предпосылки развития туризма, в том числе ЭТ в ООПТ и предлагает результаты длительных исследований в доступной и понятной форме.

Согласно нормативам, изложенным в 30-ой статье Закона Республики Таджикистан «Об особо охраняемых природных территориях», заказник «Дараи Сабз» относится к типу государственных природных ботанических заказников, которые учреждены «для сохранения и восстановления ценных, уникальных и находящихся под угрозой исчезновения видов мира фауны» [5, с.9].

В ООПТ в соответствии с требованиями текущего законодательства Республики Таджикистан разрешается проводить определенный и ограниченный комплекс природно-рекреационных мероприятий. Например, в первом пункте статьи 18 Закона Республики Таджикистан «Об особо охраняемых природных территориях» установлено: «Особо охраняемые природные территории, за исключением территорий со строгим режимом охраны, являются общедоступными и используются гражданами в рекреационных, оздоровительных, культурных целях и в целях экологического туризма» [5, с.5]. Поэтому,

данное утверждение соответствует целям диссертационного исследования и ЭТ отмечается в ней как особый вид туризма. Однако, следует подчеркнуть, что организация ЭТ в ООПТ, в том числе и в заказнике «Дараи Сабз», предполагает обязательное соблюдение ряда требований действующего законодательства.

В первую очередь, следует учитывать, что нормами законодательства точно определяется понятие «экологический туризм», так как в первой статье вышеупомянутого закона приводится следующее: «экологический туризм - вид туризма, осуществляемый в природной среде, цель которого наблюдение за природным пейзажем, поддержание охраны окружающей среды и соблюдение целостности экосистем»[5, с.1].

Выше было отмечено, что организация ЭТ в ООПТ требует обязательного соблюдения ряда нормативно-правовых и законодательных требований. Например, в третьем пункте упомянутого закона отмечается: «экологический туризм осуществляется в установленное время, по заранее установленным маршрутам в соответствии с правилами посещения особо охраняемых природных территорий, определенными уполномоченным государственным органом» [5, с.5]. Здесь, фразы «установленное время», «заранее установленные маршруты» и «правила посещения особо охраняемых природных территорий» предъявляют особые нормативно-правовые требования к организации экологического туризма.

Также в четвертой статье вышеупомянутого закона отмечается, что «Физические и юридические лица, занимающиеся экологическим туризмом должны заключать договоры с органами или организациями, в чьём ведении находятся особо охраняемые природные территории, по обеспечению соблюдения их режима и правил экологического туризма, согласовывать маршруты и другие условия» [5, с.6]. Следует подчеркнуть, что, к сожалению, субъекты ЭТ, т.е. «физические и юридические лица, занимающиеся экологическим туризмом», обычно игнорируют эти требования законодательства или не знают о них. Исходя из реальной ситуации, считаем необходимым составление типового Договора между физическими и юридическими лицами, занимающимися ЭТ, и органами, во введении которых находятся ООПТ, а также составление конкретного маршрута ЭТ.

Одновременно, учитывая значимость необходимого уровня правовой просвещенности, физические и юридические лица, занимающиеся ЭТ, должны быть хорошо осведомлены о существующих нормах действующего законодательства РТ и заранее предупреждать экологических туристов, что, согласно пятому пункту упомянутого Закона, «Посещение особо охраняемых природных территорий в целях

экологического туризма может осуществляться на платной основе» [5, с.6]. Наряду с вышеизложенным, третьим пунктом 44-ой статьи этого Закона установлено: «Природные рекреационные зоны для организованного отдыха населения и туризма используются в соответствии с договорами, которые заключаются учреждениями, предприятиями и другими организациями с основными землепользователями» [5, с.12].

Обосновывается рекреационный потенциал заказника «Дараи Сабз» как объекта ЭТ и рассматриваются некоторые ограничения и принципы выбора данного заказника в качестве модели:

- в заказнике «Дараи Сабз» преобладает горно-лесная экосистема;
- заказник «Дараи Сабз» обладает определенными рекреационными ресурсами, что вызывает интерес к его природным объектам и экологическо-приемлемым климатическим условиям;
- заказник «Дараи Сабз» имеет научно-исследовательскую базу, результатами деятельности которой является учет флоры, фауны и экосистемы, оценка биологического разнообразия и многолетние наблюдения состояния природы. Заказник «Дараи Сабз», как образец современного природного заказника; с лесами, не подвергшимися антропогенному воздействию, горами, водными источниками, разнообразным животным и растительным миром, который обладает развитой в определенной степени инфраструктурой, позволяет объективно рассматривать Согдийскую область регион наряду с приоритетными регионами в качестве потенциала для дальнейшего развития ЭТ в Таджикистане.

В результате исследования и материалов, изложенных в диссертации, доказывается, что заказник «Дараи Сабз» обладает высоким потенциалом для развития ЭТ. Наряду с этим, необходимо расширять и совершенствовать экотуристическую деятельность, проводить комплексные исследования рекреационных ресурсов.

На административной территории заказника расположены два природно-исторических памятника под названиями «Келинмазор» и «Киёвмазор», которые могут стать природно-историческими объектами. На карте, составленной диссертантом, указаны три туристических маршрута, которые были изучены с целью организации ЭТ в заказнике «Дараи Сабз» (рисунок 7), а классификация разработанного маршрута приводится в таблице 3 [4-М].




Рисунок 7. - Карта заказника «Дараи Сабз» и разработка туристического маршрута
Источник: составлено автором

Таблица 3. - Классификация маршрута ЭТ в заказнике «Дараи Сабз»

Особенности и требования	Первый туристический маршрут	Второй туристический маршрут	Третий туристический маршрут
Этапы исследования	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Форма основной деятельности	Активный и экстремальный туризм - «adventure tourism»	Путешествия к природным памятникам	Научный экотуризм - «learning travel»
Характеристика экологических троп	туристическо-познавательная тропа	прогулочно-познавательная тропа	тропа экологического изучения
Количество участников путешествия	индивидуальный, групповой	индивидуальный, групповой, семейный	индивидуальный, групповой
Возраст	молодые, среднего возраста	подростки, молодые, среднего возраста, старшего возраста	подростки, молодые, среднего возраста, старшего возраста
Способы и средства передвижения	пешком, езда на автомобиле, на велосипеде, на мотоцикле, на лошади, специальных машинах - джиппинг	пешком, езда на велосипеде, на лошадях	пешком, езда на велосипеде, на лошадях

Особенности и требования	Первый туристический маршрут	Второй туристический маршрут	Третий туристический маршрут
Продолжение таблицы 3.			
Основные используемые природные ресурсы	<ul style="list-style-type: none"> - природно-геологический и экотуристический ландшафт со своеобразным миром флоры и фауны; - зеравшанские, туркестанские, полусферические (сауарча) арчовники; - Кусавлисой; - Олтикулсой; - природно-исторические памятники «Келинмазор» и «Киёвмазор» 	<ul style="list-style-type: none"> - природно-геологический и экотуристический ландшафт со своеобразным миром флоры и фауны; - зеравшанские, туркестанские, полусферические (сауарча) арчовники; - Кусавлисой; - Джавалисой; - природно-исторические памятники «Келинмазор» и «Киёвмазор» 	<ul style="list-style-type: none"> - природно-геологический и экотуристический ландшафт со своеобразным миром флоры и фауны; - зеравшанские, туркестанские, полусферические (сауарча) арчовники; - Кусавлисой; - Олтикулсой; - Мирзолянсой; - Иргегерманской
Средства размещения туристов	гостиницы и палатки	гостиницы и палатки	гостиницы и палатки
Длительность путешествия	короткое, средней продолжительности	короткое, средней продолжительности	короткое, средней продолжительности
Сезонность увеличения туристов	сезонный	сезонный	сезонный, круглогодичный (постоянный)
Возможные виды экотуризма	<ul style="list-style-type: none"> - горные путешествия; - скалолазание; - прогулки; - культурный; - познавательный туризм; - ботанические, зоологические экскурсии; - сельский туризм; - спортивный туризм; - фотографирование; - пешая прогулка вдоль речек; - горная пешая прогулка; - езда на лошадях; - езда на велосипеде, на мотоцикле; - путешествие на специальных машинах - джиппинг 	<ul style="list-style-type: none"> - горные путешествия, - скалолазание, - прогулки, - культурный, - исторический, познавательный туризм; - ботанические, зоологические экскурсии; - сельский туризм; - спортивный туризм; - фотографирование; - пешая прогулка вдоль речек; - горная пешая прогулка; - езда на лошадях 	<ul style="list-style-type: none"> - горные путешествия, - скалолазание, - прогулки, - научный, - учебный, - познавательный туризм; - ботанические, зоологические наблюдения; - сельский туризм; - спортивный туризм; - фотографирование; - пешая прогулка вдоль речек; - горная пешая прогулка; - езда на лошадях

Источник: предложено автором

Проведенное исследование позволяет проложить несколько маршрутов автомобильных дорог с разных направлений: с севера, юга, запада и востока страны до «Дараи Сабз»:

1. Маршрут Худжанд – заказник «Дараи Сабз» (с северного направления):

Худжанд – Дигмай – Спитамен – Хаватаг – Истаравшан – Шахристан – Чашмасор – Вахдат – Дараи Сабз (время поездки на автомобиле - 2 часа, расстояние - 112 км).

2. Маршрут Душанбе – заказник «Дараи Сабз» (с южного направления):

Душанбе – Варзоб – Анзоб – Айни – Шахристан – Дараи Сабз (время поездки на автомобиле - 3,5 часа, расстояние - 196 км).

3. Маршрут Пенджикент – заказник «Дараи Сабз» (с западного направления):

Пенджикент – Шурча – Урметан – Зеробод – Айни – Шахристан – Дараи Сабз (время поездки на автомобиле - 3 часа, расстояние - 150 км).

4. Маршрут Хорог – заказник «Дараи Сабз» (с юго-восточного направления):

Часть 1: Хорог – Рушон – Калаи Хумб – Рогун (время поездки на автомобиле - 11 часов, расстояние - 325 км). Стоп 1. (Стоянка 1-ая). Проживание в гостинице или кемпинге;

Часть 2. Рогун – Файзобод – Душанбе – Варзоб – Анзоб – Айни – Шахристан – Дараи Сабз (время поездки на автомобиле - 6,5 часов, расстояние - 295 км).

С целью комплексного научного анализа трудностей организации ЭТ в заказнике «Дараи Сабз» и определения ее эффективных путей диссертантам был проведен SWOT-анализ [2, 6], который способствует реализации программ развития ЭТ и лучшему пониманию перспектив развития этой отрасли (таблица 4).

Таблица 4. - SWOT - анализ организации деятельности ЭТ в заказнике «Дараи Сабз»

	ПРЕИМУЩЕСТВА «S»-STRENGTH	ОГРАНИЧЕНИЯ «W»-WEAKNESSES
ВНЕШНЯЯ СРЕДА	- повышение уровня информирования об ООПТ области, в том числе, заказнике «Дараи Сабз»; - сохранение в больших масштабах территорий с неразрушенной экосистемой гор и связанных с ними ареалов животных и растений; - составление специальных маршрутов с целью ознакомления с природными ландшафтами	- загрязнение окружающей среды; - отсутствие у местного населения необходимой информации о заказнике; - недостаточность информации, реклама о заказнике в средствах массовой информации; - недостаточность информации об ООПТ Согдийской области и заказнике «Дараи Сабз» на

Продолжение таблицы 4.

	<p>заказника и его окрестностей;</p> <ul style="list-style-type: none"> - научное обоснование предлагаемых регионом туристических маршрутов; - возможности увеличения количества экологических туристов; - сбор средств путем развития ЭТ; - развитие ЭТ в результате реализации международных проектов; - доступность заказника автомобильном транспортом, расположение заказника у автомагистрали «Душанбе – Худжанд - Чанок (М₃₄)» 	<p>международном рынке туристических услуг;</p> <ul style="list-style-type: none"> - неподготовленность персонала к приему туристов; - низкое качество инфраструктуры ЭТ и туристических услуг в заказнике; - отсутствие информационных туристических центров; - нехватка в местности высококвалифицированных кадров высшего и среднего уровня в отраслях ЭТ (гидов); - отсутствие архитектурно оформлениях входных ворот в заказнике для приема туристов.
	ВОЗМОЖНОСТИ «О»-OPPORTUNITIES	РИСКИ «Т»-THREATS
ВНУТРЕННИЯ СРЕДА	<ul style="list-style-type: none"> - увеличение посещаемость туристов в регион за счет внутреннего и внешнего туризма; - подготовка высококвалифицированных кадров для отрасли ЭТ, повышение конкурентного спроса туристической продукции на мировом туристическом рынке; - расположение заказника на приграничных с Узбекистаном территориях, что позволяет проложить туристический маршрут в Национальный парк “Заамин” Узбекистана; - широкое использование информационного пространства для рекламы заказника (издание буклетов, плакатов, карт и других информационно-агитационных материалов); - привлечение журналистов, отечественных и зарубежных режиссеров – операторов с целью создания видеороликов; - организация экскурсий и экспедиций для учащихся и студентов в направлении внутреннего туризма в исторические места, ландшафты заказника. 	<ul style="list-style-type: none"> - необходимость обеспечения достаточным объемом потока туристов для достижения окупаемости в туристическом регионе; - заказник относится к зоне, где вероятны снежные обвалы, лавины; - вырубка лесов и выпас скота на особо охраняемой территории заказника; - низкое экологическое сознание части населения, которая считает заказник источником корма для скота; - ликвидационная деятельность, присутствие отдыхающих, научная и агитационная деятельности в заказнике; - недостаточность бюджетного финансирования заказника.

Источник: составлено автором

Механизм организации туристической деятельности, в том числе ЭТ, отображает проявление разных положительных и отрицательных воздействий, что требует более точного исследования теоретических проблем рекреационной географии, географических концепций, геоэкологических и других особенностей. В этом плане интерес к комплексу действующих факторов позволяет обнаружить причины и результат возникновения, формирования и последующего развития геоэкологических особенностей:

1. *Адаптационное воздействие* – включает последовательные, систематические ступени, что подтверждается следующими словосочетаниями (фразами): «гость - хозяин», «среда жизнедеятельности туристов – среда жизнедеятельности хозяев», «туристическая отрасль – традиционно построенное хозяйство». Администрация заказника должна уделять особое внимание разным аспектам развития ЭТ на территории заказника.

2. *Воздействие освоения*. Изучение существующего опыта развития ЭТ на территории заказника показывает, что наблюдается процесс систематического массового освоения новых территорий, так как вхождение определенного количества туристов в заказник становится причиной появления потребности туристов в разных услугах. В этом плане постоянное сотрудничество туристических компаний с местными предпринимателями при координировании со стороны исполнительных органов местных властей посредством тесного сотрудничества может способствовать освоению новых туристических регионов и развитию строительства туристическо-рекреационных объектов.

3. *Кумулятивное воздействие*. В процессе высокой степени воздействия ЭТ проявляются изменения природной среды, в том числе и в направлении рекреационного туризма. Совместное влияние разных факторов, связанных с поведением и действиями туристов и отдыхающих, считается кумулятивным воздействием. Регулирование и управление взаимоотношений между организациями следует осуществлять на основе разработанных научно обоснованных стандартов, обеспечивающих стабильное развитие ЭТ на территории заказника. Например, огромное влияние оказывает растаптывание растительного покрова и почвы на охраняемой территории, давление транспортных средств и выхлопных газов на природную среду.

Отрицательные стороны кумулятивного воздействия проявляются в разрушении условий жизни редких видов флоры и фауны, изменении состава биоценозов, изменении природных ландшафтов и т.д. Уменьшению кумулятивного воздействия на среду способствуют: разработка и реализация местных планов управления туризмом, развитие

соответствующей туристической инфраструктуры, организация и проведение агитационных и информационных мер, внедрение устойчивых систем управления экологическим туризмом и т.д. Регулирование и управление взаимоотношений между организмами следует осуществлять на основе разработанных научно обоснованных стандартов, обеспечивающих стабильное развитие ЭТ на территории заказника.

Первоочередными задачами физических и юридических лиц, занимающихся ЭТ совместно с администрациями ООПТ страны являются разработка и организация целевых программ по регулированию отношения общества к природе, организация и проведение экологической экспертизы в случае необходимости.

Результаты проведенного исследования показывают, что хотя в заказнике «Дараи Сабз» имеются условия для развития ЭТ, но в настоящее время на этом объекте не выявлен ни один конкретный источник инвестиций. С учетом сложившихся обстоятельств диссертантом построена модель управления заказника, обеспечивающая его экономическую эффективность. Она включает такие компоненты, как изучение, анализ и кадастровая регистрация биологического разнообразия и рекреационных ресурсов заказника, ёмкость местности, учёт требований рынка ЭТ, его перспективность в расширении пространства туристических услуг. Перспективы развития туризма в заказнике «Дараи Сабз» следует проектировать с учётом требований геоэкологической устойчивости, рентабельности.

Следует подчеркнуть, что с целью формирования и перспективного развития туризма, в том числе и ЭТ, необходимо также реализовать и использовать геоэкологические возможности приграничных территорий заказника «Дараи Сабз» и Национального парка «Заамин» Республики Узбекистан посредством проведения совместных научных экспедиций [20-М].

Наряду с этим, при анализе влияния туризма на экосистему заказника, антропогенная нагрузка разделена на две основные группы: а) непосредственное влияние на почвенный слой, животный мир, биологическое разнообразие, охрана редких животных; б) опосредованное влияние: техногенное загрязнение окружающей среды, нарушение биоценоза и естественного ареала реликтовых и эндемических видов.

Следует отметить, что увеличение количества туристических посещений Шахристанского района, в том числе посещения экологическими туристами заказника «Дараи Сабз» способствует решению определенных социально-экономических проблем горного региона [7, с.142]. Информация, отображенная на рисунке 8, подтверждает детали процесса решения существующих проблем исследуемой местности.

В рамках диссертационного исследования с целью оценки уровня экологической культуры и просвещенности населения ООПТ и приграничных территорий автором были выполнены определенные исследовательские действия, в том числе, изучение морфологических свойств местности посредством постоянных наблюдений, знакомство с жизненным укладом местного населения с учетом социально-экономических особенностей, проведение продолжительных искренних бесед с представителями разных слоев общества, организация и проведение опроса мнения среди учащихся средних общеобразовательных учреждений, населения, занятого сельским хозяйством, домохозяек, госслужащих и др. Анализ полученных сведений служит достоверной информационной основой для раскрытия всех аспектов изменения уровня экологической культуры и просвещенности населения ООПТ и сопредельных с ним территорий, позволяет своевременно предотвращать негативные тенденции в развитии туризма на начальных этапах, разработать среднесрочные районные программы в направлении повышения уровня экологической культуры и просвещения населения.


Влияние посещения туристами заказника на решение социально-экономических проблем	
существенное снижение уровня безработицы среди населения	повышение уровня благосостояния населения
развитие сооружений инфраструктуры региона	повышение уровня квалификации специалистов туристической отрасли (гиды, переводчики иностранных языков)
разработка информационных материалов (брошюры, фотографии, приложения в Play market и App Store и буклеты об интересных регионах)	формирование сети гостиниц и других туристических сооружений
решение проблем неблагоприятной ситуации туристической инфраструктуры региона	учреждение парков культуры и отдыха и музеев (исторических и краеведческих)

Рисунок 8. - Влияние увеличения количества посещений туристов

Источник: составлено автором

Выявлено, что развитие туризма, в том числе ЭТ в заказнике «Дараи Сабз» с 2019 по 2023 год способствовало изменению отношения населения к сточным водам переработки молока. Знакомство с семейными условиями населения региона, граничащего с заказником «Дараи Сабз», сельским джамоатом Шахристан одноименного района доказывает, что на протяжении 2019-2023 гг. в специальной части приусадебного участка каждой семьи было вырыто отдельное бетонное углубление

вместимостью 0,5-1,5 м³, где есть фильтрационная часть со специальной тканью для процеживания, что позволяет направлять более очищенные сточные воды по средством аричной сети в специальный арык и закопать их почвой. В результате полностью предотвращается и устраняется загрязнение почвенного покрова, давление на деятельность микроорганизмов почвы, появление неприятного запаха и очагов увеличения численности мух, а также другие негативные явления. Данный пример, считается одним из проявлений роста уровня экологической культуры и воспитания населения, ставшее возможным под влиянием развития туризма, в том числе и ЭТ. Согласно статистическим данным, приведенным в диаграмме 3, на территории сельского джамоата Шахристан Шахристанского района (зона, сопредельного с заказником «Дараи Сабз») за последние годы темпы увеличения поголовья скота опережают увеличение количества населения. Такой процесс связан с увеличением количества туристов, в том числе и ЭТ, поскольку повышение спроса на молочную продукцию потребовало увеличения объемов производства, что постепенно привело к регулированию потребительского рынка, а также к снижению степени антропогенного давления на среду обитания в ООПТ и его сопредельного региона.



В ходе исследования посредством индивидуальных и коллективных бесед с населением сопредельных с заказником «Дараи Сабз» местностей было определено, что у них есть понимание указанных проблем. Они

понимают и признают, что некоторые проблемы связаны с экономическим уровнем семьи и постепенно решаются после развития занятий торговлей. Население местности, в особенности, женщины и девушки признали, что они и сами не удовлетворены сложившимися санитарно-гигиеническими условиями. Однако, не уделяли серьезного внимания этим проблемам до того периода, когда эти места начали посещать туристы. Они объясняли о том, что в дальнейшем приложат усилия для устранения этих проблем. Население местности в ходе бесед попросили ответственных лиц и представителей туристических компаний организовать бесплатные краткосрочные курсы по изучению правил приема и провожания туристов с привлечением всего населения. Кроме того, если население будет знать о дне и времени прибытия туристов, то может отложить некоторые дела по хозяйству и в первую очередь, навести порядок и чистоту.

Таблица 5. - Общие показатели результатов опроса мнения среди иностранных туристов (повторно, в 2021-2023 гг.)

Годы исследования	Количество опрошенных, чел.	Колич. вопросов, число	Объем расходов туристов, сом.\чел.	Оценка социальных и санитарно-гигиенических условий, баллы	Предложения и рекомендации
2021	49	7	690	65	Санитарные условия
2022	71	8	860	71	Качество питьевой воды
2023	96	9	1040	84	Обработка сточных вод

Источник: составлено автором

Результаты опроса мнения среди туристов, в том числе иностранных свидетельствуют, что постепенно улучшаются санитарные, гигиенические, экономические, социальные и другие условия жизни населения для приёма туристов и предоставления им услуг. Данные таблицы 5 доказывают, что год за годом увеличиваются денежные расходы туристов для приобретения сувениров, пищи, молочных продуктов и т.п. Следует отметить, что данная ситуация не связано с уровнем инфляции. Потому что, отмечено постепенный подъём курса национальной валюте по отношению к иностранной (\$) валюте последние годы.

Таблица 6. - Изменение уровня доходов населения сельского джамоата Шахристан в связи с развитием туристической отрасли

Годы исследования	Кол-во хозяйств (семьи), число	Основное занятие	Новый вид занятия населения	Доход, сом. /день		Размер мин-ой зарпл.	Кол-во туристов, внутр./ иностр., чел.
				Прежн. занятие	Новое занятие		
2021	4704	Произв. и продажа сельхоз. продукции	Произв. и продажа молочн. продукц.	70	75	560	1447/68
2022	5138			80	95	720	1899/91
2023	5800			85	125	880	2417/124

Источник: разработано автором на основе ежегодных статистических данных Шахристанского района

Показатели уровня доходов населения на примере доходов населения сельского джамоата Шахристан в 2021-2023 гг. (таблица 6) являются явным подтверждением позитивности указанных факторов. Например, по причине изменения направления занятости населения в результате производства и продажи сельхозпродукции ежедневный доход каждой семьи вырос за три года от 70 сомони в 2021 году до 125 сомони в 2023 году, т.е. на 44%. Этот показатель выше примерно на 8% по сравнению с изменением размера минимальной зарплаты за отчетный период, что свидетельствует о росте уровня благосостояния населения.

В процессе исследования выявлено, что для организации и развития ЭТ на территории заказника “Дараи Сабз” существуют конкретные и прочные природные, экономические, социальные, научные, производственные и другие предпосылки. Более того, для обеспечения неуклонного развития туристической отрасли уточнены общие и частные недостатки, которые постепенно должны быть устранены. Лишь в этом случае процесс организации и развития ЭТ обретет устойчивый и необратимый характер.

Существующие проблемы, имеющие в основном организационный, экономический и учебный характер, могут быть решены посредством реализации мер государственного уровня за определенный исторический период (3-5 лет) и способствовать развитию туризма, в том числе ЭТ в ООПТ, в частности, на территории заказника “Дараи Сабз”. Для регулирования процесса решения существующих проблем автор диссертации на основе исследования уточняет комплекс конкретных мер, необходимых для прогнозирования процесса развития туризма в ООПТ страны. Данные, приведенные в таблице 7 свидетельствуют о многочисленных аспектах и факторах обеспечения развития туристической отрасли. Отчетливо наблюдается, что развитие туризма в

ООПТ зависит от тесных взаимодействий органов государственной исполнительной власти разного уровня непосредственно с местным сообществом, и в первую очередь, требует от должностных лиц и каждого индивидуума активной позиции и гражданской ответственности.

Таблица 7. - Комплекс мер по обеспечению развития туризма в перспективе

Наименование мер	Ответственный орган или лицо	Период реализации	Нынешнее состояние	Прогнозы	Источник финансирования
Разработка краткосрочной и среднесрочной Государственной программы по развитию ЭТ в каждом отдельном ООПТ	Комитет по развитию туризма при Правительстве РТ, гражданское общество	2026-2030 гг.	отсутствует	регулирование существующих отношений и развития ЭТ	государственный
Организация конкретной информационной системы или сети для рекламы существующих природных ресурсов	Комитет по развитию туризма при Правительстве РТ, туроператоры	2026 год и систематически	недостаток информации и внутри страны и зарубежом	полная осведомленность и доступность информации для потенциальных туристов	государственный, частный
Поиск разных путей привлечения частных, государственных и зарубежных инвесторов к созданию специальной инфраструктуры ЭТ, как аквапарк, дистанционные пункты наблюдения за дикими зверями и т.д.	Комитет по развитию туризма при Правительстве РТ, туроператоры, заинтересованные лица	срочно и систематически	нехватка финансирования и отсутствие инфраструктуры	появление пунктов привлечения ЭТ	государственный, частный и зарубежный
Введение специальных учебных направлений в средних специальных и высших образовательных учреждениях для подготовки специалистов: профессиональных переводчиков, гидов, работников сферы услуг, обладающих глубокими знаниями о законах природы	Комитет по развитию туризма при Правительстве РТ, туроператоры	срочно и систематически	нехватка талантливых специалистов	появление конкуренции на рынке труда	государственный
Разработка специальных маршрутов ЭТ с учетом существующих возможностей и дальнейшего развития ЭТ	туроператоры, Комитет по развитию туризма при Правительстве РТ, заинтересованные компании	2026 год, постепенно систематически	нехватка спец. маршрутов, их материальная и техническая база	появление конкурентной основы при выборе маршрутов ЭТ	государственный, частный
Учреждение специальных центров обслуживания в местах путешествий, а также в местностях, близких к информационным центрам (сувениры и фото, экологическая и	Комитет по развитию туризма при Правительстве РТ, Министерство экономического развития и торговли РТ,	2026 год и постоянно	отсутствие предложения удовлетворительного обслуживания	появление центра профессионального обслуживания	государственный, частный

Продолжение таблицы 7.

диетическая еда, виды саженцев деревьев и декоративных цветов и т.д.)	предприниматели				
Создание должности или рабочей ставки в ООПТ для координации и регулирования деятельности в рамках ЭТ	Агентство лесного хозяйства РТ, Комитет по развитию туризма при Правительстве РТ	2027-2028 гг. и постоянно	отсутствие целенаправленной координации	танзими фаъолият дар самти СЭ	государственный
Составление соответствующих документов для учреждения специальной государственной премии в области туризма, в том числе ЭТ	Комитет по развитию туризма при Правительстве РТ, туристические компании	2027 год и постоянно	отсутствие мотивации	мотивированые структуры и пропаганда передового опыта в отрасли	государственный, частный

Источник: составлено автором

Комплекс предложенных мер предусматривает постоянную деятельность в рамках систематической реализации Государственной стратегии развития туристической отрасли. Существует высокая вероятность, что реализация комплекса указанных мер может стать реальной предпосылкой для положительного регулирования процесса развития ЭТ.

Существует полная убежденность, что реализация комплекса мер, отраженных в таблице 7 позволяет обеспечить как ближайшую, так и дальнюю перспективу развития ЭТ, также осуществить рациональное использование и сохранение природных ресурсов без нанесения им ущерба. В этом процессе высказывается точка зрения об учреждении такого вида туризма, как любительская охота в ООПТ, но по мнению автора диссертации она является спорной и противоречашей идеи о сохранении уникального мира фауны и флоры ООПТ, потому что, охота или даже сбор лечебных растений в ООПТ можно считать неправомерными действиями. Эти действия непременно приведут к определенным изменениям в естественном процессе жизнедеятельности организмов ООПТ, что указывает на существование явного противоречия цели развития ЭТ. Также, нецелесообразно организовывать места ограничения ареала распространения представителей мира флоры и фауны в ООПТ, например зоопарков, сафари – парков и т.д. поскольку постоянное расширение вмешательства человека в природную среду может стать причиной снижения уровня привлекательности местной природы для туристов.

Независимо от рассмотренных аспектов для обеспечения устойчивого социально-экономического развития ООПТ и достижения стратегической цели деятельности ЭТ наиболее эффективным путем является формирование конкурентоспособности экотуристической

продукции и повышение уровня туристических услуг до международных стандартов. Реализация комплексных мер обретет устойчивую позицию с предоставлением инновационной туристической продукции и последовательным изменением некоторых ее элементов.

Для достижения целей развития деятельности ЭТ в ООПТ и обеспечения геоэкологической устойчивости на территории заказника “Дараи Сабз” необходимо осуществить следующие элементы механизма устойчивого развития:

- обеспечение благоприятных условий для развитие предпринимательства на основе совершенствования нормативных актов;
- привлечение инвестиций из разных источников, в том числе, грантов для повышения уровня и качества туристических услуг;
- совершенствование процесса организации ЭТ посредством внедрения инновационных передовых технологий в учреждениях ООПТ;
- повышение уровня экономических доходов, экологической культуры, просвещенности и воспитанности местного населения посредством направления целевого финансирования для сохранения биологического разнообразия и в целом, предотвращения нанесения урона природной среде ООПТ;
- обеспечение геоэкологической устойчивости территории заказника “Дараи Сабз” с учетом внедрения определенных ограничений и т.д.

Критерии оценки или определения эффективности и развития ЭТ в рамках конкретного природного объекта, в том числе, заказника “Дараи Сабз” должны быть установлены посредством следующих индикаторов, которые, безусловно, отображают реальную основу развития ЭТ:

- процесс изучения роста числа новых рабочих мест для обеспечения всех видов туристических услуг, предоставляемых экологическим туристам;
- регулярный процесс создания объектов туристической инфраструктуры с приведением существующих условий в соответствие с мировыми стандартами;
- динамика изменения баланса новых объектов туристической инфраструктуры и новых рабочих мест с высокой заработной платой;
- объем привлеченных финансов в связи с видом источников и степенью эффективности на основе определения их вклада в развитие туризма, в том числе и ЭТ;
- численность, длительность и категории (внутренних или зарубежных туристов) путешествий туристов по территории заказника “Дараи Сабз” и другие второстепенные критерии.

Существующий опыт развитых стран мира, результаты их изучения и анализа доказывают, что для развития ЭТ и обеспечения

геоэкологической устойчивости рассмотренные факторы играют ключевую роль и должны быть учтены в процессе развития и совершенствования ЭТ в ООПТ РТ, в том числе, в заказнике “Дараи Сабз”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного исследования об основных особенностях организации ЭТ в ООПТ Согдийской области на примере заказника «Дараи Сабз» приводят к следующим важным выводам:

1. ООПТ Согдийской области, в том числе заказник «Дараи Сабз», обладают своеобразными природно-геоэкологическими особенностями, что выражается в их геологической структуре, рельефе, почве, климате, флоре и фауне, рекреационных ресурсах [3-А].

2. Природно-геоэкологические комплексы целебных источников и минеральных вод санаториев «Хаватаг», «Зумрад», «Оксукан» и красивых озер, таких, как «Хафткуль», «Кули Калон», «Озеро Аловиддина», «Искандеркуль», оцениваются как потенциальные места отдыха для организации ЭТ Согдийской области [23-А].

3. Заказник «Дараи Сабз» как ООПТ с учетом природного потенциала (природно-географические, геологические, ландшафтные условия, водно-минеральные и рекреационные ресурсы, мир флоры и фауны) обладает реальным потенциалом для организации и развития ЭТ [1-А, 2-М].

4. Заказник «Дараи Сабз» находится вне зоны влияния источников радиационного загрязнения и захоронений, что относится к положительным его качествам [4-А].

5. Существование «Дараи Сабз» в Согдийской области как образца современного природного заказника с лесами, не ставшими объектами уничтожающего антропогенного влияния, водными источниками, богатым животным и растительным миром, лечебными травами, развитой инфраструктурой, позволяет рассматривать Согдийскую область наряду с приоритетными регионами в качестве потенциала для дальнейшего развития ЭТ в Таджикистане [21-А].

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты исследования подтверждают существование всех необходимых условий для развития ЭТ в ООПТ Согдийской области, в том числе и на территории заказника «Дараи Сабз», что позволяет предложить для применения на практике следующие рекомендации:

1. Для организации и развития ЭТ в ООПТ «Дараи Сабз» целесообразно повысить уровень их информационного обеспечения путем создания сайта, блогов в социальных сетях, организации целевой рекламы, составления и издания буклетов и путеводителей на таджикском, русском и английском языках.

2. Рекомендовать субъектам организации ЭТ в заказнике «Дараи Сабз» заключить договора с пользователем ООПТ «Дараи Сабз» в соответствии со нормами статьи 40 Закона РТ: «Об особо охраняемых природных территориях» в расширенном формате, разработанном в диссертации.

3. С целью популяризации ЭТ в ООПТ организовать учебно-познавательную экскурсию учащихся средних, средне-специальных и высших образовательных учреждений под руководством ученых и специалистов ГОУ «ХГУ имени академика Б.Гафурова».

4. Рекомендовать для внедрения в практику субъектов ЭТ разработать маршруты с учетом их организационных и материально-технических возможностей, как это было сделано диссертантом.

5. Для развития ЭТ с целью привлечения туристическо - рекреационного потенциала Национального парка «Заамин» Республики Узбекистан предлагается обеспечить эффективное сотрудничество Исполнительного органа государственной власти Согдийской области с соответствующими государственными органами Республики Узбекистан.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амонатова, М.А. Экотуристско-рекреационный ландшафтный потенциал Центрального Таджикистана [Текст] / М.А. Амонатова // Дисс... канд. геог. наук. - Душанбе, 2021. - 150 с.

2. Гадоев, Ш.Д. Шароити геоэкологии мамнуъгоҳи “Даштичум” ва арзёбии зарфияти он барои ташкили туризми экологӣ [Матн] / Ш.Д. Гадоев // Дисс... канд. геог. наук. - Душанбе, 2020. - 160 с.

3. Диловаров, Р.Д. Объекти туристики Искандарқӯл [Матн] / Р.Д. Диловаров, А.Х. Ходжаева. - Худжанд, 2023. - 30 с.

4. Диловаров, Р.Д. Туристско-рекреационное районирование западной части Ферганской зоны Республики Таджикистан [Текст] / Р.Д. Диловаров, А.Х. Ходжаева // Материалы II международной научно-практической конференции “Географическое пространство: сбалансированное развитие природы и общества”. – Челябинск, 2021. – С.156-162

5. Закон Республики Таджикистан «Об особо охраняемых природных территориях» (Ахбори Маджлиси Оли РТ, 2011г., №12, ст.852;

Закон Республики Таджикистан от 27.11.2014, №1159). - Душанбе, 26.12.2011, №788.

6. Мамадризохонов, А.А. Роль экотуризма в сохранении горных экосистем Таджикистана, охране и рациональном использовании его ресурсов [Текст] / А.А. Мамадризохонов, Ш.Д. Гадоев, Р.М. Назарбекова // Энергетические ресурсы в горных регионах Средней Азии в эпоху глобальных изменений: исследования и практика. Сб.научн.тр. Междунар.науч.-практ.конференции. -Душанбе, 2016. - С.147-155.

7. Махкамов, Ф.Ф. Формирование и развитие туристских кластеров в горных регионах Республики Таджикистан [Текст] / Ф.Ф. Махкамов // Дисс... канд. экон. наук. - Душанбе, 2024. - 202 с.

8. Мухаббатов, Х.М. Географические основы рационального природопользования в горных регионах Таджикистана [Текст] / Х.М. Мухаббатов // Автореф. дисс... доктор геогр. наук. - Москва, 1999. - 38 с.

9. Мухаббатов, Х.М. Худудҳои табиии маҳсус муҳофизатшаванди Тоҷикистон [Матн] / Х.М. Мухаббатов, А.С. Ниёзов. - Душанбе, 2017. - 234 с.

10. Особо охраняемые природные территории Республики Таджикистан [Текст] / Колл. авторов: Ш.М. Курбонов, И.П. Устян, Р. Муратов, Р. Сатторов // Комитет по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан. - Душанбе, 2011. - 86 с.

11. Рахимов, С.А. Экономико-географические аспекты поддержки устойчивого развития и использования ресурсов особо охраняемых природных территорий Республики Таджикистан [Текст] / С.А. Рахимов // Дисс... канд. геогр. наук. - Куляб, 2023. - 171 с.

СПИСОК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА

А) Статьи, опубликованные в рецензируемых изданиях Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан:

[1-А]. **Каримова М.Д.** Заминаҳои рушди туризми экологӣ дар Тоҷикистон [Матн] / **М.Д. Каримова** // Ученые записки ГОУ «ХГУ имени академика Б.Гафурова». Серия естественных и экономических наук, №1 (52) . - Ҳуджанд, 2020. - С.77-84. ISSN 2077-4974

[2-А]. **Каримова М.Д.** Парваришгоҳҳои вилояти Суғд – мавзеҳои ташаккулӯбии туризми экологӣ [Матн] / З.Ш. Умарова, А.И. Рахимов, **М.Д. Каримова** // Ученые записки ГОУ «ХГУ имени академика Б.Гафурова». Серия естественных и экономических наук, №4 (55). - Ҳуджанд, 2020. - С.58-63. ISSN 2077-4974

[3-А]. **Каримова М.Д.** Ҳусусиятҳои рушди сайёҳии экологӣ дар ҳудудҳои табиии маҳсус муҳофизатшаванда [Матн] / **М.Д. Каримова** //

Ученые записки ГОУ «ХГУ имени академика Б.Гафурова». Серия естественных и экономических наук, №2 (57). - Худжанд, 2021. - С.88-94. ISSN 2077-4974

[4-А]. **Каримова М.Д.** Вазъи мусир ва проблемаҳои тараққиёти сайёхии экологӣ дар парваришгоҳи «Дараи Сабз» [Матн] / **М.Д. Каримова**, А.И. Рахимов // Научный журнал: «Наука и инновация». Таджикский национальный университет. Серия биологические науки №2. - Душанбе, 2024. - С.172-179. ISSN 2312-3648

Б) Статьи в других журналах и сборниках:

[5-А]. **Каримова М.Д.** История и развитие экологического туризма [Текст] / **М.Д. Каримова** // Материалы международной научно-практической конференции, на тему «Послание Лидера нации – зеркало политического, социально-экономического и культурного развития Таджикистана», 19 марта 2019г., Таджикский государственный педагогический институт в г. Пенджикенте. Часть 1. – Пенджикент, 2019. - С.322-325

[6-А]. **Каримова М.Д.** Чилучорчашма – мавзеи ташаккулёбии туризми экологӣ [Матн] / **М.Д. Каримова**, З.Ш. Умарова, А.И. Рахимов // Материалы V международной научно-практической конференции «Global science and innovations 2019: Central Asia» Том X. Астана, Казахстан, 2019. - С.71-74. ISBN 978-601-341-108-8

[7-А]. **Каримова М.Д.** Влияние потепления климата на изменчивость стихийных гидрометеорологических явлений в условиях Таджикистана [Текст] / Д.А. Исмоилова, **М.Д. Каримова** // Материалы республиканской научно-практической конференции на тему «Изменения климата, отставание ледников и его влияние на водные ресурсы Центральной Азии», посвященной Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028гг.». - Худжанд: Нури маърифат, 2018. - С.170-175

[8-А]. **Каримова М.Д.** Ташаккулёбии туризми экологӣ дар мавзеи Искандаркӯл [Матн] / **М.Д. Каримова** // Материалы научно-теоретической конференции магистрантов, соискателей и молодых ученых, посвященной «2019-2021 – Годам развития села, туризма и народных ремесел». – Худжанд: ООО «МТХ-Даврон», 2019. - С.95-97. ББК-65.011 Р-49

[9-А]. **Каримова М.Д.** Бассейновый принцип изучения водных ресурсов Согдийской области [Текст] / А.И. Рахимов, М.Х. Аминов, **М.Д. Каримова** // Материалы международной научно-теоретической конференции «Гидроклиматические факторы использования водных ресурсов Центральной Азии», посвященной 30-летию Государственной независимости Республики Таджикистан и Международному десятилетию

действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028гг.» (Худжанд, 29 ноября 2019г.). - Худжанд: Нури маърифат, 2019. - С.293-295

[10-А]. **Каримова М.Д.** Рушд ва инкишофи соҳаи сайёҳӣ дар Чумхурии Тоҷикистон [Матн] / Н.А. Кодирова, М.Х. Аминов, **М.Д. Каримова** // Материалы международной научно-теоретической конференции «Гидроклиматические факторы использования водных ресурсов Центральной Азии», посвященной 30-летию Государственной независимости Республики Таджикистан и Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028гг.» (Худжанд, 29 ноября 2019г.). - Худжанд: Нури маърифат, 2019. - С.207-211

[11-А]. **Каримова М.Д.** Рушди туризми экологӣ дар ҳудудҳои табиии маҳсусҳифзашаванда [Матн] / **М.Д. Каримова**, Н.А. Кодирова, М.Х. Аминов, Ш.Х. Гадоева // Материалы международной научно-теоретической конференции «Гидроклиматические факторы использования водных ресурсов Центральной Азии», посвященной 30-летию Государственной независимости Республики Таджикистан и Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028гг.» (Худжанд, 29 ноября 2019г.). - Худжанд: Нури маърифат, 2019. - С.190-193

[12-А]. **Каримова М.Д.** Имкониятҳои рушди туризми экологӣ дар ҳудудҳои табиии маҳсус муҳофизатшаванда [Матн] / **М.Д. Каримова**, К.М. Икромов // Материалы XI международной научно-практической конференции «Global science and innovations 2020: Central Asia», серия «Географические науки». - Нур-Султан, Казахстан, №6(11). - Декабр, 2020. - С.80-83. ISSN 2664-2271

[13-А]. **Каримова М.Д.** Ледники Таджикистана - важнейшие ресурсы пресных вод [Текст] / А.И. Раҳимов, **М.Д. Каримова** // Журнал «Наука и Земля». - Худжанд: Нури маърифат, 2020. - С.97-101

[14-А]. **Каримова М.Д.** Замина ва омилҳои инкишофи сайёҳии байналхалқӣ дар Чумхурии Тоҷикистон [Матн] / М.Х. Аминов, **М.Д. Каримова**, Н.А. Кодирова // Сборник научных статей участников международной научной онлайн-конференции «Роль изучения иностранных языков в развитии туризма и международных отношений Республики Таджикистан» (29 октября 2020г.). - Худжанд, 2021. - С. 315-320. УДК 4И (АНГЛ) ББК 81.2 Н39

[15-А]. **Каримова М.Д.** Истиқолият ва рушди сайёҳӣ дар Чумхурии Тоҷикистон [Матн] / М.Х. Аминов, **М.Д. Каримова** // Плоды независимости (Сборники статей). - Худжанд: Нури маърифат, 2021. - С.36-46. ББК 74.3(5Т) УДК 37.0 С27

[16-А]. **Каримова М.Д.** Ташкил ва гузаронидани сайёҳии экологӣ дар минтақаҳои кӯҳӣ [Матн] / **М.Д. Каримова**, Н.А.Кодирова, П.М.

Абдуллоева // Материалы X конференции международной научно-практической конференции «Science and education in the modern world: challenges of the XXI century» (Экономические науки). – Нур-Султан, Казахстан, 2022. - С.29-32. ISBN 978-601-332-271-1

[17-А]. **Каримова М.Д.** Сайёхй ва таъсири он ба иқтисодиёти кишвар [Матн] / М.Х. Аминов, **М.Д.Каримова** // Материалы республиканской научно-практической конференции, посвященной «Двадцатилетию изучения естественных, точных и математических наук» на тему «Развитие естественных наук в Республике Таджикистан». - Душанбе, 2021. - С.130-138

[18-А]. **Каримова М.Д.** Даствардҳои истиқолият ва рушди сайёхӣ [Матн] / **М.Д. Каримова** // Материалы республиканской научно-практической конференции, посвященной «Двадцатилетию изучения естественных, точных и математических наук» на тему «Развитие естественных наук в Республике Таджикистан». - Душанбе, 2021. - С.81-89

[19-А]. **Каримова М.Д.** Сайёхии экологӣ дар худудҳои табиии маҳсус муҳофизатшавандӣ Тоҷикистон (дар мисоли ВМҚБ) [Матн] / **М.Д. Каримова**, О.Д. Рахимов, К.М. Аминов // Материалы XI международной научно-практической конференции «Science and education in the modern world: challenges of the XXI century» (Экономические науки). – Нур-Султан, Казахстан, 2022. - С.29-32

[20-А]. **Каримова М.Д.** Трансграничные территории в туризме: теоретические аспекты [Текст] / **М.Д. Каримова**, Н.А. Кодирова, П.М. Абдуллоева // Материалы международной научно-практической конференции «Трансграничные территории Центральной Азии и сопредельных регионов: возможности и проблемы сотрудничества». Часть I. (г. Самарканд, Узбекистан, 5-6 мая 2022 года). - Самарканд, 2022. - С.165-169. УДК 911 ББК 26.8

[21-А]. **Каримова М.Д.** Истифодабарии сарватҳои табиии «Дараи Сабз» ҳамчун омили рушди сайёхии экологӣ / **М.Д. Каримова** // Направления развития естественных наук: проблемы и перспективы в Центральной Азии (материалы научно-практической конференции). - Худжанд: Нури маърифат, 2022. - С.142-150. ББК 74.264 УДК 5.02+001 С-27

[22-А]. **Каримова М.Д.** Факторы развития экологического туризма в «Зеленои долине» Шахристанского района [Текст] / **М.Д. Каримова** // V международное книжное издание стран Содружества Независимых Государств / «Лучший молодой учёный – 2022»: V международная книжная коллекция научных работ молодых ученых (г. Нур-Султан, Казахстан, 15 апреля 2022 г.). - Нур-Султан, 2022. - С. 35-38. ISBN 978-601-332-991-8

[23-А]. **Каримова М.Д.** Киштутдарё – асоси рушди устувори сайёхии экологии Тоҷикистон [Матн] / **М.Д. Каримова** // Материалы международной научно-практической конференции «Развитие науки и образования в условиях глобализации на примере горных условий: проблемы, новые тенденции и соответствующие исследования», посвященной 30-летию XVI Съезда Верховного Совета Республики Таджикистан и 30-летию Хорогского государственного университета имени Моёншо Назаршоева. - Хорог, 2022. - С.84-87.

[24-А]. **Каримова М.Д.** Шароити геоэкологии ҳудудҳои табиии маҳсус мухофизатшаванди вилояти Суғд [Матн] / **М.Д. Каримова, А.И. Рахимов** // Природные ресурсы Таджикистана: геологические исследования, современное состояние и перспективы (материалы республиканской научно-практической конференции). - Худжанд: Кова, 2024. - С.159-165. УДК 373.167.1 ББК 26.8Я72+74.262.6

АННОТАЦИЯ

ба диссертацияи Каримӣ Мадина Давронзода дар мавзуи “Хусусиятҳои ташкили сайёҳии экологӣ дар ҳудудҳои табиии маҳсус муҳофизатшаванди вилояти Суғд (Дараи Сабз) ва таъсири он ба устуворияти геоэкологӣ” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) - доктор аз рӯйи ихтисоси 6D091100 – Геоэкология ва идоракуни истифодабарии табиат (6D091101.02 – Соҳаи илмҳои география)

Вожаҳои қалидӣ: Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд, ҳудудҳои табиии маҳсус муҳофизатшаванд, парваришгоҳи “Дараи Сабз”, сайёҳии экологӣ, хатсаъри сайёҳӣ, устуворияти геоэкологӣ.

Мақсад: таҳқиқи хусусиятҳои табиӣ, геоэкологӣ ва экологии ҲТММ, дар мисоли парваришгоҳи “Дараи Сабз” ҷиҳати ташкили СЭ.

Методҳои таҳқиқот ва таҷҳизоти истифодагардида: усулҳои саҳроиву камералий, арзёбии ташхисии вазъӣ, усулҳои тадқиқоти географӣ (пурсиши афкор, баҳои таъсири иҷтимоӣ, муқоисакунӣ, хулосабарорӣ).

Натиҷаҳои бадастомада ва навғониҳои онҳо. Дар натиҷаи таҳқиқот шароити табиӣ-геоэкологии ҲТММ-и вилояти Суғд амиқ карда шуда, ғуруҳбандии намудии маҷмӯи табиии ҳудуди парваришгоҳи “Дараи Сабз” анҷом дода шудааст. Омилҳои асосии ташкил, рушди СЭ ва хусусиятҳои таѓириёбии онҳо дар ҳудуди парваришгоҳи “Дараи Сабз” ошкор карда шуда, ҳаритаҳову хатсайрҳои СЭ дар ҳудуди парваришгоҳ, тавсифот ва мушахҳасоти тавзехӣ таҳия шудаанд. Омилҳои устуворияти геоэкологии ҲТММ дар шароити ташкили СЭ дар онҳо муайян карда шудаанд.

Дар диссертация бори нахуст дар мисоли ҳудуди табиии маҳсус муҳофизатшаванди парваришгоҳи “Дараи Сабз”:

- таҳқиқи маҷмаавии шароит ва заҳираҳои табиӣ-геоэкологии ҲТММ-и вилояти Суғд ҳамчун объекти табиӣ ва сайёҳӣ гузаронида шудааст;
- имкониятҳо, иқтидори ташкил ва рушди СЭ дар заминai ҲТММ-и вилояти Суғд арзёбӣ шудаанд;
- ҳаритаҳои экологӣ, рекреатсионӣ ва хатсайрҳои сайёҳӣ дар ҲТММ (парваришгоҳи “Дараи Сабз”) таҳия шудаанд;
- таъсири бевосита ва мутакобилаи СЭ ба муҳити ҲТММ таҳқиқ шудааст.

Тавсияҳо оид ба истифода ва соҳаи истифодаи онҳо. Натиҷаҳои кори диссертационӣ барои истифода ба Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, шӯъбаи рушди сайёҳии Мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатии вилояти Суғд, Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарраёсати ҳифзи муҳити зист дар вилояти Суғд, инчунин дар раванди таълими мактабҳои олӣ ва корҳои илмии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самтҳои аграрӣ, географӣ, экологӣ ва сайёҳӣ пешниҳод карда шудаанд.

АННОТАЦИЯ

на диссертации Карими Мадины Давронзода на тему «Особенности организации экологического туризма на особо охраняемых природных территориях Согдийской области (Дараи Сабз) и его влияние на геоэкологическую устойчивость», представленной на соискание учёной степени доктора философии (PhD) - доктора по специальности 6D091100 – Геоэкология и управление природопользованием (6D091101.02 – Отрасль географических наук)

Ключевые слова: Республика Таджикистан, Согдийская область, особо охраняемые природные территории, заповедник «Дараи Сабз», экологический туризм, туристический маршрут, геоэкологическая устойчивость.

Цель исследования – исследовать природные, геоэкологические и экологические особенности ООПТ на примере заказника «Дараи Сабз» с целью организации ЭТ.

Методы исследования и использованная технология: полевые и камеральные методы, диагностическая оценка состояния, методы географических исследований (опрос общественного мнения, оценка социального воздействия, сравнение, обобщение).

Достигнутые результаты и их новизна. В результате исследований были выявлены природно-геоэкологические условия ООПТ Согдийской области и осуществлена видовая и высотная классификация природного комплекса заказника «Дараи Сабз». Раскрыты основные факторы организации, развития ЭТ и особенности их изменения на территории заказника «Дараи Сабз», разработаны карты и маршруты ЭТ на территории заказника, составлены их описание и конкретные разъяснения. Определены факторы геоэкологической устойчивости на ООПТ в условиях организации ЭТ.

В диссертации впервые на примере особо охраняемой природной территории заказника «Дараи Сабз»:

- проведено комплексное исследование условий и природно-геоэкологических ресурсов ООПТ Согдийской области как природного и туристического объекта;
- дана оценка возможностей, потенциала организации и развития ЭТ на основе природно-геоэкологических ресурсов ООПТ Согдийской области;
- разработаны геоэкологическая и рекреационная карты, туристические маршруты в ООПТ (заказник «Дараи Сабз»);
- исследовано непосредственное и взаимное влияние ЭТ на геоэкологическую среду ООПТ.

Рекомендации по использованию и область их применения. Результаты диссертационной работы предложены для применения в деятельности Комитета по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан, отдела развития туризма Исполнительного органа государственной власти Согдийской области, Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, Главного управления охраны окружающей среды в Согдийской области, а также для использования в учебном процессе высших школ, а также научной деятельности в учреждениях высшего профессионального образования Республики Таджикистан в аграрном, географическом, экологическом и туристическом направлениях.

ANNOTATION

of the dissertation of Karimi Madina Davronzoda on the theme «Features of organizing ecological tourism in specially protected natural areas of the Sughd region (Darai Sabz) and its impact on geo-ecological stability» for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) - doctor in specialty 6D091100 – Geoecology and environmental management (6D091101.02 – Geographical sciences)

Keywords: Republic of Tajikistan, Sughd region, specially protected natural areas, «Darai Sabz» Nature Reserve, ecological tourism, tourist route, geoecological sustainability.

The purpose of the dissertation is to investigate the natural, geoecological and ecological features of SPNA using the example of the Darai Sabz nature reserve for the purpose of organizing ET.

Research methods and equipment used: field and office methods, diagnostic assessment of the state, methods of geographical research (public opinion poll, social impact assessment, comparison, generalization).

Achieved results and their novelty. As a result of the study, natural and geoecological conditions of the protected areas of the Sughd region were clarified and a species classification of the natural complex of the Darai Sabz reserve was carried out. The main factors of organization, development of ET and features of their change in the territory of the reserve "Darai Sabz" were revealed, maps and routes of ET in the territory of the reserve were developed, their description and specific explanations were compiled. Factors of geoecological stability in SPNA in the conditions of organization of ET were determined.

In the dissertation, for the first time, using the example of the SPNA of the Darai Sabz nature reserve:

- a comprehensive study of the conditions and natural-geoecological resources of the protected areas of the Sughd region as a natural and tourist site was conducted;

- an assessment was made of the possibilities, potential for organizing and developing ET based on the natural-geoecological resources of the protected areas of the Sughd region;

- a geoecological, recreational map and tourist routes in the protected areas (the Darai Sabz nature reserve) were developed;

- the direct and mutual influence of ET on the geoecological environment of SPNA was studied.

Recommendations for use and their sfvea of application. The theoretical and practical significance of the study lies in the fact that the results of the dissertation research can be used by the Committee for Tourism Development under the Government of the Republic of Tajikistan, the Tourism Development Department of the Executive Body of State Power of Sughd Region, the Committee for Environmental Protection under the Government of the Republic of Tajikistan, the Main Department of Environmental Protection Sughd region, as well as in the educational process of universities, in writing scientific papers at the universities of the Republic of Tajikistan in the agricultural, geographical, environmental, tourism industries.